



БФ «ПСР-ФОНД»

Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ

2017
2018

Мундариҷа

| | |
|--|-----------|
| Гузаштани сарҳад ва гирифтани корти мигратсионӣ | 2 |
| Бақайдгирӣ дар ҳисоботи муҳоҷиратӣ | 2 |
| Ба кор таъминкунӣ дар Санкт-Петербург | 7 |
| Патент барои кор | 7 |
| Санҷиши дониши забони русӣ, т | |
| аърих ва қонунгузориҳои ФР | 12 |
| Хулосаи тиббӣ | 14 |
| Ҷустуҷӯ ва таъминкунии кор дар Санкт Петербург | 15 |
| Бастани шартномаи меҳнатӣ | 18 |
| Бастани шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ | 21 |
| Ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ | 23 |
| Ҳаёт дар Россия: маслиҳатҳои муфид барои адаптатсия | 26 |
| Ичора шиштан | 26 |
| Кӯмаки тиббӣ | 31 |
| Ҳамкорӣ бо полис | 34 |
| Кӯмаки иҷтимоӣ | 39 |
| Маълумот барои кӯдакони шаҳрвандони хориҷӣ | |
| Таҳсилоти кӯдакони хориҷӣ дар Россия | 41 |
| Қабули кӯдакон ба боғча ва мактаб | 41 |
| Фарҳанги рафтору кирдори рус | 43 |
| Масъулият барои вайрон кардани | |
| қонунгузориҳои муҳоҷирӣ | 45 |
| Гирiftани иҷозат барои зисти нодоймӣ | |
| дар Федератсияи Россия | 49 |
| Суроғаҳо ва телефонҳои лозимӣ | 53 |

Гузаштани сарҳад ва гирифтани корти мигратсионӣ

Барои даромадан ба Федератсияи Россия, шаҳрвандони хориҷӣ бояд шиносномаи хориҷиро дошта бошанд. Агар мухлати шиноснома аз мухлати дода шуда гузашта бошада, ба Шумо иҷозат дода намешавад, ки сарҳадро гузаред.

Ғайр аз шаҳрвандони Иттиҳоди Иқтисодии Евразия (Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон) - онҳо ҳуқуқ доранд, ки бо шиносномаи дохилӣ сарҳади ФР гузаранд.

Шаҳрвандони давлатҳои ИДМ ҳангоми ворид шудан ба Россия албата талабкардамешавад, ки **полиси суғуртавиरो дар муддати на камтар аз 3 моҳ аз рӯзи ворид шуданашон** дошта бошанд.

Полисро бояд дар Ватани худ дарёфт кунед. Дар ФР метавонед дар ҳама гуна ташкилотҳои суғуртавӣ дарёфт карда шавад, дар фурудгоҳҳои калон ва роҳи оҳан, инчунин дар идораҳои Почтаи Россия. Дар полис бояд, ки шароитҳои барои расонидани кӯмаки тиббӣ ва рақами телефони ширкатҳои суғурта дар қаламрави Россия номбар карда шаванд.

Корти мигратсионӣ

Ҳамгоми воридшавӣ ба Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ бо фармоиши хатмӣ, корти мигратсионӣ ройгон дода мешавад. Шумо бояд корти мигратсиониро ба забони русӣ пур кунед ва онро ба кормандони сарҳад пешниҳод кунед. Шумо метавонед бо латини нависед - мувофиқи маълумоти шахсии дар шиносномаи Шумо зикршуда. Корти мигратсионӣ аз ду қисм иборат аст, Шумо бояд ҳарду қисмро пур кунед: Қисми «А» ба кормандиназорати сарҳад дода мешавад, қисми «Б» бо Шумо мемонад.

Корти мигратсиониро бояд бодикқат пур кард, бидуни ислоҳот ва хато. Мақсади ворид шуданро ба Россия дуруст нишон додан хеле муҳим аст. Агар Шумо ба Россия барои кор омада бошед, калимаи «кор» - ро ҳамчун ҳадафи воридшаванда таъкид кардан зарур аст - дар акси ҳол, Шумо наметавонед конунӣ кор кунед.

Далел дар бораи дохилшавӣ ба ФР бо тамғаи махсуси воридшаванда тасдиқ карда мешавад, ки аз ҷониби корманди назорати сарҳадӣ дар шиноснома ва корти мигратсионӣ ҷойгир карда мешавад. Боварӣ ҳосил кунед, ки дар ҳар ду ҳуҷҷат тамғаро гузоранд! (Агар Шумо ба ФР бо шиносномаи дохилӣ ворид шавед, тамға танҳо дар корти мигратсионӣ ҷойгир карда мешавад). Дар тамға бояд, ки санаи гузаштани сарҳад нишон дода шавад, дар акси ҳол, Шуморо дар ворид шудани ғайриқонунӣ гумон мекунанд.

Огоҳнома

Кортҳои мигратсионии қалбакӣ

Муҳим аст - бақайдгирии ҳуқуқи корти мигратсионӣ танҳо дар сарҳад вучуд дорад

Ҳеҷ вақт корти мигратсиониро аз дасти дигар касон дастрас накунад.

Кормандони идораи мигратсионии шуъбаи асосии ВҚД дар ФР дар вақти санҷиши ҳуҷҷатҳо зуд ҳуҷҷатҳои қалбакиро муайян мекунанд.

Пешниҳоди корти мигратсионии қалбакӣ ҷинойткорӣ ба ҳисоб меравад ва бо ҷаримаи маъмури ҷазо дода мешавад (то 7000 рубл) ва аз ФР маҳдуд кардан дар мӯҳлати 5 сол (банди 1 ва банди 3 моддаи 19.27 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ФР). Истифодаи бурдани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ инчунин ҷинойткорӣ ба ҳисоб меравад (қисми 3 моддаи 327 Кодекси ҷинойтии ФР).

Корти мигратсионӣ - ҳуҷҷати муҳим аст! Он бояд бо шиноснома дар давоми тамоми давраи истиқомат дар ФР нигоҳ дошта шавад.

Талафоти корти мигратсионӣ

Агар Шумо корти мигратсиониро гум кардед, бояд дар мудати 3 рузи кори ба шуъбаи наздиктарини Департаменти муҳоҷирати Россия Вазорати корҳои дохилии ФР дар Санкт-Петербург ва Вилюяи Ленинград бо шиноснома ва билет мууроҷиат кунед. Пас

аз тафтиши ин ҳуҷҷатҳо, барои Шумо РОЙГОН корти мигратсионро тақдоран медиҳанд.

Дар Санкт-Петербург ва Ленинград, Шумо метавонед корти муҳоҷиратро дар Шӯъбаи муҳоҷирати меҳнати Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Санкт-Петербург ва Ленинград ҷойгир кунед: воқеъ дар майдони Александр Невский, кучай. Ткстильщика <Коргари матоъ>, хонай 15, тел. 8 (812) 318-06-26.

Билети воридшаванда

Мо тавсия медиҳем, ки Шумо пас аз ворид шудан ба ФР билетро ё ин ки чиптаи мусофирро нигоҳ доред. Агар Шумо корти муҳоҷириятонро гум кардед, билет ё ин ки чипта тасдиқ мекунанд, ки Шумо ба таври қонунӣ ба ФР ворид шудед.

Пас аз ворид шудан ба ФР, инҳоро нусхабардорӣ кунед:

- шиносномаи Шумо - саҳифаҳо бо маълумоти шахсӣ ва мӯҳрҳои дохилӣ;
- корти мигратсионӣ;

Ин нусхаҳо ба Шумо дар оянда даркор мешаванд.

Бақайдгири дар ҳисоботи муҳоҷиратӣ

Ҳар як шаҳрванде, ки ба Россия меояд, **ӯҳдадор аст**, ки дар муддати 7 рӯзи қорӣ дар маҳалли истиқомат худашро дар **бақайдгирии мигратсионӣ (регистратсия)** ба қайд гирад.

Барои шаҳрвандони ин давлатҳо мӯҳлатҳои дигар муқаррар карда мешаванд:

- барои шаҳрвандони кишварҳои, ки ба ЕЕМР мебароянд (Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) - 30 рӯз;
- барои шаҳрвандони Тоҷикистон - 15 рӯз.



Тафтиш ва тартиби мӯҳлати бақайдгирии муҳоҷирон метавонад бо дарназардошти ҳолатҳои махсус тағйир дода шавад: бо мақсади таъмини тартибот дар чорабиниҳои оммавии варзишӣ, шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар давоми **24 соат аз санаи ворид шудан бар ҷойи муайян** ба қайди мигратсионӣ худро гиранд.

Чунин тартибот дар Санкт-Петербург аз **25 май то 25 июли соли 2018 дар асоси Чемпионати ҷаҳонии футбол** амал карда мешавад. Бодикқат бошед!

Бақайдгирии шаҳрванди хориҷӣ барои баҳисобгирии мигратсионӣ аз ҷониби кишвари қабулкунанда иҷро мешавад:

- шаҳрванде, ки дар қаламрави ФР ба таври доимӣ ба қайд гирифта шудааст, дар кӯҷа Шумо кор карданиенд
- шаҳрвандии хориҷие, ки дар қаламрави ФР доимӣ зиндагӣ мекунад
- шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти корфармо, меҳмонхона, ташкилоти ғайритиҷоратӣ.

Регистратсияро (бақайдгирии мигратсиониро) Шумо метавонед дар ҷое, ки зиндагӣ карданиед ё ин ки вобаста бо суроғаи корфармо - ба ҷои корӣ Шумо ба қайд гиред.

! **Бо дарназардошти тақвият додани назорати муҳоҷирати меҳнатӣ, мо тавсия медиҳем, ки ба муҳоҷират дар маҳалли истиқомати доимӣ худро ба қайд гиред!**

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин даркор мешаванд:

- шиноснома,
- нусхаи шиноснома (саҳифаи аввал ва саҳифаҳои, ки нишонаҳои гузаштани сарҳудо доранд)
- корти мигратсионӣ,
- нусхаи корти мигратсионӣ,
- полиси тиббӣ,
- нусхаи полиси тиббӣ.

Чӣ тавр ба баҳисобгирии мигратсионӣ мубаддал гардад:

1. Варақаи-огоҳиномаи махсусро, дар бораи омадани шахси муҳоҷир бояд **пур** карда шавад. Ин варақаи-огоҳиномаро Шумо метавонед дар ин сайт ёбед: <https://78.mvd.pf/ms>

Варақаи-огоҳинома ройгон дода мешавад:

- дар идораҳои корҳои дохилии Вазорати бо саволҳои муҳоҷирати ба ГУ МВД;
- дар марказҳои таҳвилдиҳии хизматрасонии ҷамъиятӣ (МФЦ);
- дар шуъбаҳои почтаи Россия.

Шакл аз ду қисм иборат аст. Баъд аз пур кардани як қисми он ба УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия интиқол дода мешавад, ки дигар бо шахрвандони хориҷӣ боқӣ мемонад. Дар ҳар ду қисм, огоҳинома, суроғаи истиқомат, маълумоти шахсии тарафҳои қабулкунанда ва маълумоти шахсии шахрвандони хориҷӣ **бояд** зикр карда шаванд. Иштирокчии қабулкунандаи – шахрванд имзои худро дар бланк мемонад, иштирокчии қабулкунандаи – ташкилот - мӯҳр ва имзои роҳбарро бояд, ки монад.

2. огоҳинома бо нусхаи шиносномаи шахрванди хориҷӣ, нусхаи шиносномаи шахрванди Федератсияи Россия (қабулкунанда) ва як нусхаи корти муҳоҷират тавассути почтаи Россия дар корҳои тадқиқотӣ УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Россия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.

Шумо метавонед **огоҳиномаро шахсан** ба МФЦ Шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ё УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ба таври ройгон ирсол намоед.

3. Гирифтани шакли огоҳиномае, ки аз ҷониби ГУВМ МВД ФР, МФЦ ё Почтаи Россия қабул карда мешавад.

Тамос бо МФЦ дар маҳалли Шумо метавонед бо ин телефон 8 (812) 573 90 00 ё дар сайт: gu.spb.ru/mfc дастрас шавед.

Регистратсия дар муддати на зиёда аз 90 рӯз аз санаи гузаштани сарҳад дода мешавад ва **ҳуқуқи кор карданро дар ФР намедихад.**

Барои ба таври қонунӣ кор кардан, патенти корӣ зарур аст.

НДФЛ – и пардохт карда шуда барои патенти корӣ маъно надорад, ки бақайдгирии мигратсионии Шумо давом дода шудааст!

Дар асоси патент барои кор, шахрвандони хориҷӣ бояд дар қаламрави ФР бақайдгирии худро дароз кунанд, вале на зиёда аз 1 сол аз санаи ворид шудан. Барои дароз кардани регистратсия,

Шумо ё тарафи қабулкунандаи Шумо бояд ба Раёсати корҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҶР дар шаҳри Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград дар қучо истиқомат мекунад муроҷият кунед, корти мигратсионии худро, эълomia бақайдгири барои муҳоҷирон ва қитансияи супоридани андозаи НДФЛ (патент) дар давраи дарооз кардани регистратсияи пешниҳод кунед.

Ба шаҳрванди хориҷие, ки қоидаи даромад ва будан дар Санкт-Петербург вайрон кардааст, мумкин аст, ки аз 5000 то 7000 рубли русӣ қуброн карда шавад бо имконпазироти аз Россия ронда

Бақайдгирии мигратсионии худро нусхабардорӣ кунед - ин ба Шумо қўмак мекунад, ки ҳуҷҷатро дар шўъбаи УВМ ҶУ МВД ҶР дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград аз нав барқарор созед, агар Шумо онро гум кардаед ё онро вайрон кардед .

Ба кор таъминкунӣ дар Санкт-Петербург

Патент барои кор

Барои кор кардани қонунӣ дар ҶР, барои кор дар мусисаҳои шахсонаи ҳуқуқӣ (дар ташкилот ё дар муасисаи соҳибқори инфиродӣ), инчунин дар ташкилотҳои шахсонаи воқеӣ (масалан дар хонаи чунин шахс) ба Шумо патент барои кор лозим аст. Фаъолияти меҳнатӣ бе патент манъ карда мебошад ва бо ҷарима ба андозаи 5000 то 7000 рубл бо қуброни берун кардан аз ҶР ҷазо дода мешавад.

Шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди Иқтисодии Евразия (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон) талаб намекунанд, ки патентро барои кор дошта бошанд. Шартномаи меҳнатӣ ва шартномаи ҳуқуқии граждани асос барои дароз кардани мўҳлати муваққатии онҳо дар қаламрави ҶР мебошад.

Дар хотир доред: кор дар Россия ва гирифтани патент барои кор Шумо **танҳо пас аз расидан ба синни 18- солағӣ гирифтани метавонед!**

Дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград танҳо як ташкилоти вақолатдор вучуд дорад, ки ҳуҷҷатҳои бақайдгирии патентро барои кор дар қаламрави Санкт-Петербург ва воҳиди давлатии «Ҳадамоти шиносномавӣ ва раводидӣ» -и Вазорати корҳои дохилии Россия ба танзим мебарорад ва бо суроғаи зерин ҷойгир шудааст: к. Красного Текстильщика, х. 15, лит. А, тел.: 8 (812) 318-01-22. Хизматрасонии ташкилот бояд, ки пардохта шавад.

Дар Россия, бисёр миёнаравҳо (ташкилотҳо ё шахсони алоҳида) вучуд доранд, ки ёрии пулакӣ дар таҳияи патент пешниҳод мекунанд. Эҳтиёт бошед, ки Шуморо фиреб накунад:

- **аз кӯмаки шахсони инфиродӣ истифода набаред** - ҳамшаҳриҳо, бригадирҳо, миёнаравонҳо, ҳатто агар Шумо онҳоро шахсан ме-донед: онҳое, ки аксар вақт ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекунанд;
- **ҳатман барои расонидани хизматҳо шартнома бандед**, агар Шумо барои таҳия намудани ҳуҷҷатҳо ба ташкилоти миёнарав муроҷиат карда бошед. Шартномаҳоро бодидқат хонед - онҳо бояд ҳатман номи хизматрасониҳо дошта бошанд (кӯмак дар таҳия ва фиристодани ҳуҷҷатҳо ба УВМ ГУ МВД ФР дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград), нархи хизмат, масъулияти ташкилот барои иҷро накардани ўҳдадорихоӣ худ, мӯҳри ташкилот ва имзои мудар бояд гузошта шавад;
- **пеш аз қабули ҳуҷҷатҳои худ дар дастҳои худ, қабул кардани санадҳои имзо накунад**. Эҳтиёт бошед - чунин амалҳо дар матни шартномаи асосӣ навишта шуда метавонанд;
- **пеш аз пардохт кардани хизматрасониҳои миёнаравӣ, ҳатман чекҳои талаб кунед**, ки гирифтани пули Шуморо бо ин ташкилот тасдиқ мекунанд. Боварӣ ҳосил кунед, ки маблағи чекҳо дуруст нишон дода шудаанд;
- ҳатто вақте, ки Шумо бо миёнаравӣ алоқа доред, **Шумо бояд ШАХСАН азназаргузаронии тиббӣ, санҷиши дониши забони русӣ, таърих ва қонунро гузаред**. Ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба ҳадамоти шиносномавӣ ва раводидӣ, Шумо бояд тартиботи дактилоскопиро гузаред (гирифтани нақши ангуштон) ва суратгириро дар бар гиред. Агар миёнарав инро талаб намекунад, вай Шуморо фиреб медиҳад;

- **ягон ташкилот ва ягон шахси ҳуқуқӣ гирифтани ҳуҷҷатҳоро ба ҷойи Шумо ҳуқуқ надорад.** Бояд, ки Шумо **ШАХСАН** ҳуҷҷатҳоятонро аз УВМ ГУ МВД ФР дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград гиред.

Патент танҳо дар минтақаи Россия, ки дар он гирифта шудааст, эътибор дорад.

Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград - минтақаҳои гуногуни ФР мебошанд. Патент барои кор дар Санкт-Петербург, дар минтақаи Ленинград амал намекунад!

Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои гирифтани патент барои кор - 30 рӯз аз лаҳзаи ворид шудан ба Федератсияи Россия мебошад. Вайрон кардани мӯҳлати иҷрои патент бо ҷарима ба андозаи аз 10000 то 15000 рубл ҷазо дода мешавад.

Дар патент **ихтисоси шахрванди хориҷӣ** мутобиқи таснифоти умумии касбии Россия нишон дода мешавад *base.garant.ru/1548770/#block_1000*.

Патент ҳуқуқи истодан дар ҳудуди минтақаи нишондода дар ФР дар давоми мӯҳлати амалаш ва кор кардан бо ихтисосе, дар патент зикр шудааст дар муасисаи ҳама гуна корфармо - ҳам шахси воқеӣ ва ҳам ташкилот - дар ҳамаи нуктаҳо дар минтақа медиҳад.

Работа не по специальности, указанной в патенте, наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 рублей и административным выдворением за пределы РФ (ст. 18.10 КоАП РФ).

Барои танзими патент зарур аст:

- арзнома патент барои додани патент (шакли ариза ва намунаи пур он метавонад ба таври ройгон дар дафтари Идораи саволҳои умурӣ муҳоҷирати Вазорати давлатии корҳои дохилии ГУ МВД Россия ё ин ки дар сайти *www.78.mvd.rf/ms*);
- шиноснома ва нусхаи шиноснома;
- огоҳонидани бақайдгирӣ барои бақайдгирии мигратсионӣ (регистрация) ва нусхаи он;
- тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо печати нотариус - дар идораи нотариус, ки дар он ҷо тарҷумон вучуд дорад карда мешавад;

- корти мигратсионӣ бо мақсади таъиншудаи «кор», бо тамғаи воридшаванда ва нусхаи он;
- шаҳодатномаи тиббӣ ва шаҳодатномаи надоштани бемории ВИЧ - дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузарондани ташхиси тиббӣ коркард карда мешавад;

Аз шахрвандони Тоҷикистон талаб мекунанд, ки «шаҳодатномаи тиббӣ оид ба мувофиқати касбӣ барои иҷрои кори таъиншуда» дошта бошанд – инчунин справкаи 086, ки дар Тоҷикистон дода мебошад.


- полиси сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ;
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши забони русӣ, дониши таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россия;

Барои гирифтани патент барои кор, шахрвандони хориҷӣ бояд ҳатман аз санҷиши дониши забони русӣ, таърихи Россия ва асосҳои қонунҳои ФР гузаранд.

- қвитансия дар бораи гирифтани патент дар ҳаҷми 3000 рубл (НДФЛ). Пардохт дар ҳама гуна филиалҳои Сбербанки ФР карда мешавад бо мушаххасоти ГУ МВД Россия.

Маблағи пардохтҳо дар минтақаҳои ФР гуногун мебошанд ва ҳар сол аз ҷониби ҳукумати ҳар як минтақа муқаррар карда мешавад - ба таври мунтазам диққат диҳед, тағиротҳоро пайгири кунед!

Маблағи пешпардохти патент барои кор дар минтақаҳои ФР дар соли 2017-2018 дар сомонаи УВМ ГУ МВД ФР дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград бо суроғаи 78.мвд.рф/ms .

 Маблағи пардохти ҳармоҳаи патент дар Санкт-Петербург (78 вилоят) **дар соли 2018** метавонад тағйир ёбад. Ба тағирот аҳмият диҳед!

Супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент танҳо **ШАХСӢ** бояд бошад. Патент дар мӯҳлати 10 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ дода мешавад.

Шумо метавонед дар бораи омодагӣ ва ҳаққи патент дар сайти расмии Департаменти асосии Муассисаи ГУ МВД (Вазорати

корҳои дохилии) Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград: www.78.mvd.rf/ms. маълумот гиред.

Дар асоси гирифтани ва пардохти кардани патенти лозим аст, ки бақайдгирии мигратсиониро дароз намоед – муҳлати амали регистратсияро.

! Пардохти андозаи пешакӣ барои патенти корӣ муҳим аст, инчунин ҳам дароз намудани муддати бақайдгирии мигратсионӣ! Саривақт муҳлати регистратсияи худро дар асос ва дар давраи пардохти патенти корӣ назорат кунед!

Барои кор бо патенти Шумо бояд **пардохти андозҳои пешакиро** (НДФЛ) барои ҳар як моҳи оянда пешпардохт кунед.

Ҳангоми андози НДФЛ дар ҳаҷми 3000 рубли ҳар як моҳи оянда пардохт кунед, патенти дар муддати он пардохта мешавад, ки автоматӣ таҷҳизонида мешавад. Ҳангоми пардохти саривақтӣ, патенти аз рӯзи якуми таъхир бартараф карда мешавад.

Диққат диҳед : Ҳар моҳ аз лаҳзаи гирифтани патенти барои коре, ки дар ҳуҷҷат зикр шудааст, ҳисоб карда мешавад. Пардохти на дертар аз 1 рӯз то ба итмом расонидани ҳар як моҳ пардохт карда мешавад.: масалан, патенти корие, ки 13 март дода шудааст, ки амалияш 12 апрел ба анҷом меояд, лозим аст, ки на дертар аз 11 апрел пардохт карда шавад. Аз 13 апрел то 12 май амали мегардад.

Пардохти ҳаққи патенти барои кор метавонад 12 моҳ пешакӣ, аз лаҳзаи ба қарор даромадан дода шавад.

Боварӣ ҳосил намоед, ки Шумо чекҳое, ки пул додани Шуморо барои патенти тасдиқ мекунад – дошта бошед бо худ.

Дар муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патенти Шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро бо корфармо - шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ба Раёсати корҳои мигратсионӣ ГУ МВД Россия фиристед бо почтаи бақайдгирифташуда бо огоҳинома ё ин ки шахсан шартномаро ба шуъбаи УВМ ГУ МВД ФР овардан, вагарна патенти Шумо метавонад безътибор шавад!

Дар охири эътибори патент бояд, ки аз Федератсияи Россия равед, ё аз нав патентро бақайдгирифтани зарур мешавад.

Шумо инчунин метавонед муҳлати патентро, **10 рӯзи корӣ** пеш аз анҷоми муҳлати он, ба шӯъбаи саволҳо дар бораи мигратсияи ГУ МВД Россия боа риза рафта, ва онро аз сари нав ба кор даровардан дар СПб ва ВЛ. Дар ҳолате, ки Шумо бо шахси алоҳида кор кунед, Шумо бояд, ки ба аризаи дароз кардани муҳлати патент боз шартномаи муносибати корӣ бо шахси воқеӣ ва бо аризаи корфармоатон илова кунед кунед.

Патент метавонад на зиёда аз 1 бор дар муҳлати 12 моҳ дароз карда шавад.

Маълумоти иловагиро оид ба тартиби азнавсозӣ патент барои кор дар Санкт-Петербург, Шумо метавонед дар шӯъбаи Идораи асосии корҳои дохилии Федератсияи Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград оид ба муҳоҷирати меҳнатӣ бо суроғай : к. Красного Текстильщика, 15, ё дар сомонаи расмӣи УВМ ГУ МВД РФ дар ЛО 78.мвд.рф/ ms. дарёфт намоед.

Дар сурати гум кардани патент ё зарари он, Шумо ҳуқуқ доред, ки ба Шӯъбаи Муҳоҷирати меҳнатии Вазорати корҳои дохилии Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленингради бо дархости патенти тақрорӣ муроҷиат кунед. Бо дархост бояд, ки ин ҳуҷҷатҳоям бошанд:

Санҷиши дониши забони русӣ, таърих ва қонунгузори ФР

Гузаштани санҷиши забони русӣ, таърих ва қонунгузори Россия барои муҳоҷирони меҳнатӣ ҳатмист ва ба тартиби патенти кори дар бар меравад.

Гузаштани тести санҷишӣ муҳоҷирони меҳнатӣ бо сертификати махсус тасдиқ карда мешаванд. Он дар дасти муҳоҷир дода мешавад ва дар давоми 5 сол эътибор дорад.

Санҷиши дониши забони русӣ аз 5 қисм иборат аст: хондан, навиштан, лексика ва грамматика, гӯш кардан (гӯш кардан ва

нақл кардани паёмҳо) ва сухани шифоҳӣ. Мисолҳои санчишӣ дар ин сомона дастрас мебошанд: russian-test.com/tests/test_for_migrant_workers.

Шумо метавонед аз санчиши дониши забони русӣ, таърих ва қонунгузорию Россия дар марказҳои махсуси санчишӣ гузаред ва сертификатро гиред. Барои ин Шумо бояд дошта бошед:

- шиноснома ва нусхаи шиноснома;
- тарҷумаи шиноснома бо нотариус тасдиқ шуда бо забони русӣ (дар идораи нотариус бо тарҷумон карда мешавад);
- қорти мигратсионӣ бо тамғаи воридшавӣ ва нусхаи он.

Пеш аз супоридани тест Шумо бояд, ки қвитансияро гиред ва онро дар ягон бонк пардохт кунед. Арзиши хизматрасониҳоро Шумо метавонед дар маркази санчишӣ ё ин ки дар сайти онҳо фаҳмед.

Дар имтиҳон инҳо дохил мешаванд:

Қисми 1. Забони русӣ (1 соату 20 дақиқа) - грамматика, навиштан, хондан, сухани шифоҳӣ, гӯш кардан.

Қисми 2. Таърихи Россия (35 дақиқа) - 20 саволҳои тестӣ.

Қисми 3. Асосҳои қонунгузорию Россия (35 дақиқа) - 20 саволҳои тестӣ.

Рӯйхати ҳамаи марказҳои тестию дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинградро Шумо метавонед дар сомонаи УВМ ГУ МВД ФР Россия дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград ёбед: 78.mvd.pf/migr/ekz_spb.

Дар бораи санчиш ва таёрии мустақилона метонед дар сомонаи «Российский тестовый консорциум» testcons.ru хонед.

Дар сомонаи testmigr.ru Шумо метавонед озмоиши санчиши ва сатҳи дониши худро фаҳмед.

Агар Шумо забонро хуб намедонед, дарсҳои омодагӣ барои санчиши русӣ метавонанд кӯмак кунанд. Чунин дарсҳо одатан пулаки мебошанд.

Ба Шумо зарур нест гузаштани санҷиш, агар Шумо:

- диплом дар бораи хатм кардани муассисаи таълимии СССР - ро дошта бошед, ки то 1 сентябри соли 1991 гирифта шудааст;
- ҳуҷҷат дар бораи тамом кардани муассисаи таълимӣ дар ҳама кишварҳои СНГ (ИДМ) бо гузашти курсҳои забони русӣ, тарҷумаи он ба забони русӣ ва шаҳодатномаи ҳуҷҷат бо мувофиқи стандартҳои таълимии русӣ.

Агар Шумо аллакай санҷиши дониши забони русиро супорида бошед, ва Шумо шаҳодатномаи шифоҳӣ доред, Шумо бояд танҳо таърихи Федератсияи Россия ва қонунгузори Федератсияи Россияро бе гузаштани санҷиши забони русӣ гузаред.

Хулосаи тиббӣ

Барои гирифтани рухсатномаи корӣ ё патент, Шумо бояд санҷиши тиббӣ гузаред. Барои он ки боварӣ ҳосил кунанд, ки шаҳрвандони хориҷӣ чунин бемориҳоро ҳамчун маводи нашъадор, ВИЧ, сил ва баъзе сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаро надоранд.

Санҷиши тиббӣ дар муассисаи махсуси тиббии минтақа гузаронида мешавад, ки дар он шаҳрвандони хориҷӣ кор мекунанд. Барои гузаштани комиссияи тиббӣ Шумо бояд:

- шиноснома ва нусхаи шиноснома;
- тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо боваркнии нотариус (дар идораи нотариус бо тарҷумон карда мешавад);
- корти мигратсионӣ бо мӯҳри воридшавӣ ва нусхаи он;
- огоҳнома дар бораи бақайдгирии мигратсионӣ (регистрация) ва нусхаи он.

Гузаштани комиссияи тиббӣ – хизматрасонии бопардохт мебошад.

Натиҷаи комиссияи тиббӣ пас аз 5 рӯзи корӣ дода мешавад.

Шумо метавонед комиссияи тиббиро дар муассисаҳои, ки дар сомонаи УВМ ГУ МВД ФР дар СПб ва ВЛ, гузаред *78.мед. рф/migr/med_spb.*

Аз шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам хулосаи тиббиро – инчунин справкаи 086, ки дар Тоҷикистон дода мебошад. Диққат диҳед, ки доштани ин справка Шуморо аз гузаштани комиссияи тиббӣ халос намекунад.

Диққат диҳед - пеш аз гузарондани ташхиси тиббӣ манъ карда шудааст, ки чунин доруҳо истифода баранд: коделак; кодипронт; кодтерпин; нуروفен плюс; пенталгин, пенталгин –Н; седал –М; седалгин нео; терпинкод; тетралгин; каффетин; корвалол; валокордин; фенобарбитал. Агар Шумо мунтазимо на яке аз ин маводҳо истифода баред, духтуронро пешақӣ огоҳ кунед.

Барои кор дар соҳаи хизматрасонии маишӣ ва хӯрокворӣ (қаҳвахонаҳо, кӯдакитонҳо, меҳмонхонаҳо мактаб ва ғ.), доштани китобчаи тиббӣ зарур аст. Китобчаи тиббӣ метавонад дар як ҷой ба мисли комиссияи тиббӣ тартиб карда шавад.

Чустуҷӯ ва таъминкунии кор дар Санкт Петербург

Корҳои ғайриқонунӣ дар Россия ғуноҳи қиддӣ аст. Муҳим аст, ки дониши ҳуқуқӣ ва масъулиятро дошта бошед ва худро аз хатарҳои нолозим муҳофизат кунед.

Ҳангоми чустуҷӯи кор, мо ба Шумо маслиҳат медиҳем, ки аз сомонаи расмии ҷойҳои кории ФР истифода баред:

trudvsem.ru - Кор дар Россия: сомонаи расмии ҷойҳои кории ФР оид ба Рушди Хадамоти Федералии меҳнат ва шуғл

Ин маслиҳатҳои оддӣ ба Шумо ба кор даромадан кӯмак мерасонанд:

- **қонунӣ кор кунед:** патенти корӣ ба Шумо ҳуқуқ барои кор дар муасисаи шахси воқеӣ ва дар дигар ташкилотҳо медиҳад, **аммо ҳамкориҳои меҳнатии Шумо бо корфармо бояд ҳатман бо шартномаи меҳнатӣ тасдиқ карда шавад**, нусхаи онро корфармо аз санаи Шуморо ба кор гирифтани бояд ба УВМ ГУ МВД ФР дар СПб ва ВЛ фиристонад. Шумо ҳам инчунин бояд,

ки дар муддати 2 моҳ аз санаи патент гирифтани – шахсан ё ин ки ба воситаи почта – нусхаи шартномаи меҳнати худро ба УВМ ГУ МВД ФР равон кунед.

- **корфармоатонро бидонед:** Шумо бояд ҲАТМАН ном ва суроғаи ташкилотро, ки Шумо дар онҷо кор мекунад донед, алоқаҳо (вазифа, ном ва насаб, рақами телефон) - и рақбари худро бояд донед; ин маълумот фоидаовар хоҳад буд, агар Шумо бояд ҳуқуқҳои худро тасдиқ кунед ва пардохти музди меҳнати талаб кунед;
- **бо миёнаравҳо тамос накунад:** эҳтиёт шавед - миёнаравон метавонанд Шуморо ҳамчун меҳнати ройгон истифода баранд;
- **бо корфармо шартнома бандед:** бастании шартномаи қонунии граждони ё шартномаи меҳнатӣ ба Шумо имкон медиҳад, ки ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунед, кафолатҳои иҷтимоиро таъмин кунед, ҳуқуқ ва ўҳдадорихоятонро бифаҳмед, ва агар зарур бошад, дар кучо, кадом вақт, ки Шумо кор мекардед, исбот кунед. Корфармо БОЯД бо Шумо шартнома бандад ва ба Шумо нусхаи ин шартнома ро диҳад.
- **андоза ва мўҳлати пардохти музди меҳнатро ба таври муфассал муҳокима кунед:** Шумо бояд бидонед, ки чӣ қадар барои Шумо бояд пардохт кунанд ва барои кадом кор. Маблағи музди меҳнат бояд дар шартномаи меҳнатӣ муқаррар карда шавад. Пулро Шумо бояд дар ҳисоби корти бонки махсус ба даст оред, ки махсус ба номи Шумо таёр карда шудааст, ё шахсан дар идораи бухгалтерия бо имзо музди меҳнати худро гиред. Дар бухгалтерия ба Шумо бояд як варақаи тасдиқунии гирифтани маош пешниҳод кунанд. Ҳамаи муносибатҳои пулӣ бояд ҳуҷҷатгузори карда шаванд. Агар аз Шумо корфармо пул қарздор бошанд, дар ин ҳолат аз корфармо тасдиқи хатири талаб кунед ва онро бо худ нигоҳ доред;
- **ҳама чизеро, ки Шумо имзо мекунад, бодикқат хонед, талаб кунед , ки ба Шумо нусхабардорӣ кунан:** агар ба Шумо чизеро барои имзо кардан пешниҳод кунан - шартнома, табел, забонхат ва ғайра - Шумо бояд бо он чизе, ки имзо мекунад розӣ бошед. Агар ҳуҷҷат ба Шумо шахсан дахл дошта бошад,

нускашро пурсед. Шумо ҳақ надоред, ки шартномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро имзо накунед, агар Шумо бо шартҳои онҳо розӣ набошед;

- ба корфармо барои нигоҳдорӣ ҳучат ҳоятонро надихед: ҳеч кас ғайр аз Шумо ҳукуки гирифтани шиносномаи Шуморо, иҷозатномаи корӣ, суғурта, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ва ҳуҷҷатҳои дигарро надорад, инчунин маҳдуд кардан озодии ҳаракаткунии Шумо, телефон ва ғайраҳоро ас даст гирифтани. Гирифтани шиноснома ва маҳдуд кардани озодӣ ҷинояткунии ҷиддӣ аст: дар ин ҳолат, Шумо бояд ба полис муроҷиат кунед!
- **ҳуқуқҳои худатонро ва вазифаҳои корфарморо донед:** ҳангоми қабул кардан ба кори доимӣ дар ташкилот, корфармо вазифадор аст, ки бо Шумо шартномаи меҳнатӣ бандат ва агар Шумо китобчаи меҳнатӣ надошта бошед, онро ба Шумо таҳия кунад. Шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиरो дар даст дошта бошед, саривақт (2 бор дар як моҳ) музди меҳнатӣ гиред, ва ҳақ доред, ки ба отпуск бароед, рузҳои истироҳатӣ дошта бошед ва пардохти руҳсати беморӣ гиред;
- **барои кӯмак муроҷиат кунед:** барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ Шумо метавонед ба полис, прокуратура, Назорити давлатии меҳнат, Вазорати Корҳои Мигратсионӣ Вазорати Корҳои Дохилии Федератсияи Россия, суд, ва ташкилотҳои оид ба ҳукуки инсон муроҷиат кунед. Албата телефонҳои ташкилотҳои, ки дар минтақаи Шумо мебошанд, алоқаҳояшонро дарёфт кунед ва нигоҳ доред! Шумо метавонед алоқаҳои заруриро дар поёни китобча «Суроғаҳо ва телефонҳои лозимӣ» дастрас кунед.

Дар Санкт Петербург, кӯмаки зарурӣ барои дарёфти ҷои кор аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ ройгон дода мешавад:

СПБ ГАУ «Центр трудовых ресурсов»

- ба шаҳрвандони хориҷӣ дар танзими ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ба кор дар Санкт-Петербург даромадан кӯмак мерасонад;
- ба кор шуру кардани шаҳрвандони хориҷӣ дар минтақаҳои Санкт Петербург кӯмак мерасонад;

- хизматрасониҳоеро, ки ба гузарондани ташхиси тиббӣ, санҷишҳои таҳассусии касбӣ, санҷиши дониши забони русӣ, таърих ва қонунгузорию Россия, суғуртаи тиббӣ ёри медиҳанд.

Суроға: 198207, Россия, Санкт-Петербург, хиёбони Трамвайный, х. 12, к. 2
Телефон: +7 (812) 758-36-34

Хати доимоамалкунанда барои муҳоҷирон: 8-800-333-7097

Сомона: *spbgauctr.ru*

Почтаи электронӣ: *gauctr@rspb.ru*

СПБ ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»

- барои дарёфт намудани кори мувофиқ ба шаҳрвандони хориҷӣ кумак мерасонад;
- ба муҳоҷирони меҳнати кумак мерасонад дар усули касбӣ барои интихоби соҳаи корӣ (вазифа) ҷойи корӣ, омӯзиши касбӣ;
- ташкили ярмаркаҳои вазифаҳо ва ҷойҳои омӯзишии корӣ.

Суроға: 190000, Россия, Санкт-Петербург, к. Галерная, х. 7

Телефон: 8 (812) 571-00-41

Email: *GAU@rspb.ru*

Сомона: *r21.spb.ru*

Дар Ташкилотҳои шуғли аҳолии районҳои Санкт-Петербург, шуъбаҳои Машваратӣ вучуд доранд барои шаҳрвандони Россия ва хориҷӣ дар масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, барои дарёфти кори мувофиқ кумак мерасонад.

Рӯйхати пурраи созмонҳои шуғли аҳолии Санкт-Петербург - *r21.spb.ru/empl/about/info.htm*

Бастани шартномаи меҳнатӣ

Шартномаи меҳнати- шартнома байни корманд ва корфармо, ки ҳуқуқ ва ӯҳдадорихоӣ харду тарафро дар асоси муқаррароти моддаҳои 15, 16, 56 Кодекси меҳнатию Федератсияи Россия муқаррар менамояд. Тибқи шартномаи меҳнатӣ, корманд уҳдадор аст, ки вазифаашро иҷро намояд ва қоидаҳои дохилии меҳнатиро риоя кунад; корфармо вазифадор аст, ки корро пешниҳод кунад, шароитҳои муқаррарию кориро таъмин кунад ва маошро саривақт пардохт намояд.

Шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиеро, ки корфармо имзо кардааст, гиред.

Дар шартномаи меҳнатӣ бояд мутобиқи моддаи 57-и Кодекси меҳнати ФР инҳо нишон дода шаванд:

- ному насаб, номи падар, маълумот аз шиносномаи корманд;
- ному насаб, номи падар, ном ва суроғаи ҳуқуқи корфармо;
- маълумот дар бораи полиси ихтиёрии тиббии корманд;
- вазифа ва вазифаҳои меҳнати корманд;
- ҷои кор - суроғаи воқеии ташкилот;
- санаи оғози кор, мӯҳлати амали шартномаи меҳнатӣ;
- мӯҳлатҳои пардохти музди меҳнат, андозаи музди меҳнат, маош, маоши иловагӣ;

Андозаи музди меҳнати корманде, ки дар кор пурра банд аст, наметавонад аз музди меҳнати минтакавии МРОТ (андозаи ками музди меҳнатӣ) камтар бошад - аз 1 январи соли 2018 дар Санкт-Петербург, на камтар аз 17000 рубл дар як моҳ мебошад.

- тартиб ва мӯҳлати пардохти музди меҳнат;

Чун қоида, музди меҳнатӣ ба корманд ба ду қисм тақсим мешавад ва дар мудати як моҳ пардохт карда мешавад: пардохти аванс (то нисфи маоши моҳона) то мобайни моҳ, пардохти асосӣ - аксарияти вақт дар охири рӯзи кории моҳ пардохт карда мешавад, вале на дертар аз рӯзи 14-уми моҳи минбаъда (мувофиқи моддаи 136-и КМ ФР).

- тартиботи вахти корӣ;

Рӯзи корӣ набояд аз 8 соат зиёд бошад, ҳафтаи корӣ - на зиёда аз 40 соат. Пардохтҳои иловагӣ барои кори зиёда илова карда мешавад (мувофиқи моддаи 152, моддаи 153 ва моддаи 154 КМ ФР).

- шартҳои суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон – отпуски ҳарсолаи пардохтшаванда (на камтар аз 28 рӯзи корӣ, рухсатномаи беморӣ (дар ҳолати беморӣ) ва суғурта аз садамаҳои тасадуфӣ (моддаҳои 115, 183, 327.3 КМ ФР);
- имконияти иҷрои кор дар ташкилоти дигар.

Кормандонро ба қарз додан (роҳӣ кардан бо корфармо коргарони худ ба дигар ташкилотҳо бе танзими ҳуҷҷатҳои меҳнатӣ) дар Россия манъ аст.

Танҳо ташкилотҳое, ки чун муассисаҳои хусусӣ бақайдгирифташудаанд ҳуқуқ доранд, ки кормандони худро ба дигар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида барои меҳнат роҳӣ кунанд, вале аз онҳо талаб карда мешаванд:

- дар шартномаи меҳнатӣ бояд нишон дод, ки шахси хориҷӣ метавонад дар ташкилотҳои иловагӣ кор кунад;
- агар кормандро ба корӣ иловагӣ равон кунад бояд, ки бо вай як шартномаи иловагӣ бандад.

Агар Шумо ба агентии шуъбаи хусусӣ муроҷиат карда бошед – боварӣ ҳосил намоед, ки чунин шартҳо дар шартномаи меҳнатӣ муайян карда бошанд.

Корфармо вазифадор аст (мувофиқи моддаи 22-и КМ ФР:

- двр вақташ ва бе тарҳ кардан музди меҳнати шуморо пардохт намояд;
- таъмин намудани ҷойҳои корие, ки ба стандартҳои амнияти меҳнатӣ ҷавобгӯ мебошанд;
- мӯҳлати муваққатан дар қаламрави ноҳияи ФР истоданатонро мувофиқи амали патент дароз кунад;
- ба Шумо оид ба қоидаву меъёрҳои махсус, ки аз тарафи ташкилот қабул карда шудаанд, огоҳ намоянд;
- ҳангоми садамаҳои саноатӣ ва нохостӣ - барои зарари ба Шумо расонидашуда бояд ҷуброн карда шавад;
- нагузоштани таъбири коргарони хориҷи дар вақти рафти меҳнатӣ.

Шумо вазифадор ҳастед:

- шартҳои шартномаи меҳнати боэҳтиром иҷро намоед;
- дар шакли хаттӣ оид ба огоҳ кардани корфармо дар бораи аз кор баромадан пеш аз 14 рӯз;
- иҷро кардани қоидаҳои тартиботи меҳнатӣ ва тартиби бехатариро риоя намоед;
- эҳтиёткорона молу мулкҳои корфарморо истифода бурдан;
- ба корфармо дар бораи пайдоиши вазъе, ки ба ҳаёт ва саломати одамон таҳдид мекунад, хабар диҳед;
- фаълоне дар ба тартиб овардани китобчаи меҳнатӣ, дафтарчаи тиббӣ, полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ иштироки намоед;

Шумо ҳақ доред (мувофиқи моддаи 21-и КМ ФР):

- рад намудан аз корҳое, ки ба саломатӣ ва ҳаёт зарар мерасонанд;
- талаб кардани нусхаҳои шартномаи меҳнатӣ, кортҳои пардохтӣ ва дигар справкаҳо дар бораи муҳлат ва маблағи пардохти музди меҳнатӣ дар давоми 3 рӯзи корӣ пешниҳод намоянд;
- ба идораи Давлатии меҳнат, прокуратура ва суд барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ метонед муроҷиат намоенд.

Мувофиқи қонуни меҳнатӣ, Шумо ҳуқуқ доред дар муддати пас аз 3 моҳ пардохт накардани музди меҳнати Шумо ё бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо Шумо ба суд муроҷиат кунед. Бодикқат бошед ва сари вақт ба суд муроҷиат кунед (моддаи 392КМ ФР).

Намунаи шартномаи меҳнатӣро Шумо метавонед дар инҷо дарёфт кунед:

www.migrantinfo.spb.ru дар қисмати «Маълумоти дархостӣ».

Бастании шартномаи ҳуқуқии шахрвандӣ

Шартномаи ҳуқуқии шахрвандӣ барои ба кор даромадан - шартномаи хизматрасонӣ мебошад. Чунин шартномаҳо метавонанд бо шахсони воқеӣ ва ҳам бо ташкилотҳо баста шаванд. Намунаҳои чунин шартномаҳо: шартномаи гуруҳи сохтумончиен, шартномаи хизматрасонӣ ва ғайра. Дар ҳолати чунин шартнома Шумо музди меҳнати намегиред, аммо Шумо мукофоти корӣ барои кори иҷрошуда мегиред.

Имзои чунин шартномаҳо хеле хуб донишҷӯи забони русиро талаб мекунад ва шиносии ҷидди бо матни шартнома. Шартномаро имзо накунед, агар бо шартҳои ризо набоед: Шумо дар ин гуна шартнома иштирокчиӣ баробарона ҳастед ва шартҳои худро муқаррар карда метавонед!

Аксаран, дар асоси шартномаи ҳуқуқии шахрвандӣ, ширкатҳои аутсорсингӣ (масалан, ташкили коргарони тозакунанда, уборшита, куча рубон, коргарони ёрирасон) бо мигрантон ҳамкорӣ мекунад, онҳо кормандонро ба иҷора ба дигар корфармоён медиҳанд: сохтмонӣ, гипермаркетҳо ва ғ.

Шумо бояд нусхаи шартномаи ҳуқуқии шахрвандиро, ки аз ҷониби корфармо имзо шудааст, гиред.

Дар шартномаи граждании ҳуқуқӣ бояд қайд карда шавад:

- ному насаб, номи падар ва маълумот аз шиносномаи корманд ;
- ному насаб, номи падар, ном ва суроғаи ҳуқуқии корфармо;
- ҷои кор - суроғаи воқеии ташкилот, суроғаи иншоот;
- санаи оғози кор, мӯҳлати иҷрои кор/хизматрасонӣ;
- ҳаҷми кор;

Ба ҳаҷми кор аҳмият диҳед, ки вай ба таври равшан муайян карда шавад - аз миқдори кор маоши Шумо вобаста аст.

- шароитҳо, тартиботи кор ва маблағи музди меҳнат;

Ҳатман ба шартҳои махсуси пардохти музди меҳнат диққат диҳед - онҳо метавонанд аз мӯҳлат вобастагӣ кунан, аз сифат ва миқдори кор, онҳо метавонанд аз ҷониби дигар шартҳои иловагӣ муайян карда шаванд.

- тартиб ва шартҳои пардохти музди меҳнат;
- кафолати пардохти музди меҳнат;
- ўҳдадорӣ ва масъулияти корфармо - масалан, таъминоти аспобҳои корӣ ва ғайра;
- ўҳдадорӣ ва масъулияти корманд;
- имзо ва муҳри корфармо, имзои корманд;
- рақами шартнома ва санаи бастании он.

Иҷрои шартҳои шартномаи граждании ҳуқуқӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳо бо **акти қабул ва супоридани корҳои иҷрошуда** тасдиқ карда мешавад, ки дар он корманд ва корфармо тасдиқ мекунанд, ки кор ба анҷом омадааст, корманд мукофотпулӣ худро гирифтааст ва тарафҳо даъвоҳои муштарак надоранд. Акт тартиб дода шуда, дар 2 нусха имзо карда мешавад - яке бо корфармо боқӣ мемонад, дигар - бо корманд.

Аксар вақт акти қабул ва супоридани корҳои иҷрошуда ё хизматрасонӣ бо корфармо дар матни шартнома ҷойгир карда мешавад. **Эҳтиёт бошед** - акти қабул ва супоридани корҳои иҷрошударо то гирифтани мукофот имзо накунад. Як нусхаи акт бояд бо Шумо монад.

Дар хотир доред - шартҳои шартномаи граждании ҳуқуқӣ бояд, ки қонунҳои Россияро вайрон накунад! Корфармо ҳақ надорад, ки Шуморо маҷбури кор фармояд, ба Шумо бе асос ҷарима

бандад, мукофоти Шуморо надихад, стандартҳои бехатариро ҳангоми ташкили кори Шумо риоя накунад, Шуморо бе иҷозати кори ба кор қабул кунад. Дар ҳама ҳолатҳое, ки дар шартнома зикр нашудаанд, корфармо бояд мувофиқи қонуни Россия, аз ҷумла қонуни меҳнатӣ амал кунад.

Бо Шумо шартномаи граждании ҳуқуқӣ баста, кордиҳандагон аксар вақт интизоранд, ки аз кафолат ва масъулият дар назди корманд озод шаванд. Бодикқат бошед - агар Шумо дар муассиса доимӣ ва дар як вазифа фаъолият дошта бошед, бо Шумо бояд шартномаи граждании ҳуқуқӣ не, вале ки шартномаи меҳнатӣ банданд.

Шумо ҳақ доред:

- рад намудан аз корҳое, ки ба саломатӣ ва ҳаёт зарар доранд;
- талаб кардани нусхаҳои тамоми шартномаҳо, қортҳои пардохтӣ, дигар справкаҳо дар бораи мӯҳлат ва андозаи музди меҳнат;
- ба идораҳои Давлатии назоратии меҳнатӣ, идораҳои корҳои мигрантон ВКД ФР, прокуратура ва суд барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ муроҷиат намояед.

Ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ

Агар Шумо ба Россия барои кор омада бошед, муҳим аст, ки ҳуқуқ ва ўҳдадорихои худро бидонед, то тавонед худро аз хатари нолозим ҷимоя кунед.

Ҳифзи ҳуқуқҳо дар вақти ба кор даромадан

Шартномаи меҳнатӣ бо коргар бояд дар шакли хаттӣ на дертар аз 3 рӯз аз санаи қабул ба кор баста шавад. Муносибатҳои меҳнатӣ аз лаҳзаи ба кор иҷозат додан ба мигрант оғоз меёбад (моддаи 67 КМ ФР).

Корфармо вазифадор аст, ки ба номи ҳар як коргар китобчаи меҳнатӣ дошта бошад, агар коргар тибқи шартномаи меҳнатӣ зиёда аз 5 рӯз кор карда бошад (моддаи 66 КМ ФР).

Қабул ба кор бо фармоиши корфармо ба расмият дароварда мешавад. Коргар ҳуқуқ дорад нусхаи фармоиши қабул ба кор ба даст орад (моддаи 68 КМ ФР).

Корфармо бояд маоши вақт ё кори кардаи кормандро диҳад, ҳатто агар дар миёни онҳо шартнома баста набошад (моддаи 67.1 КМ ФР).

Ҳифз аз кори иловагӣ.

Кори иловагӣ – фиристодан бо корфармо кормандони худ ба дигар ташкилотҳо бе бастанӣ шартномаи меҳнатӣ - манъ аст (моддаи 56.1 КМ ФР).

Танҳо муассисаҳои хусусӣ метавонанд кормандони худро ба дигар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида пешниҳод кунанд, аммо онҳо дар ин маврид уҳдадоранд:

- дар шартномаи меҳнатӣ имконияти кор карданро дар дигар ҷойҳо ишғол намояд;
- бо коргар шартномаи иловагӣ бастан дар тамоми ҳолатҳо, ҳангоми ба корҳои иловагӣ вайро раван кардан.

Агар Шумо ба муассисаҳои хусусӣ муроҷиат кунед – ҳатман мушоҳида кунед, ки ин шартҳо дар шартнома муайян карда шуда бошанд.

Ҳифз бар зидди аз кор хоричкунии ғайриқонунӣ

Мувофиқи моддаи 76 КМ ФР, бе сабаб аз кор озод кардан манъ аст. Озод кардан аз кор - сабаби надодани маош аз тани кори дар давраи қаблӣ кардагӣ нест.

Мувофиқи моддаи 84.1 КМ ФР, моддаи 140 КМ ФР, дар ҳолати манъ кардани шартномаи меҳнатӣ корфармо вазифадор аст, ки ба коргар тамоми маблағи кор кардаашро ҳамон рӯзе, ки аз кор вайро озод кард, бояд диҳад, ё ин ки рӯзи дигари баъди гирифтани талабот барои пардохти қарзҳо. Вақти коргарро аз кор озод мекунанд, бояд, ки ҳатман фармони аз кор хоричкуниро бароранд, ва нусхаи онро ба коргар диҳанд ва бояд, ки ба коргар китобчаи меҳнатии ўро бо сабти, ки вайро аз кор озод карданд баргардонанд.

Ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатӣ дар сурати таъхири пардохти музди меҳнат

Мутобиқи банди 2 моддаи 142 КМ ФР, дар сурати таъхири пардохти музди меҳнат дар муддати зиёда аз 15 рӯз, коргар ҳақ дорад, ки корашро бас кунад то дадани пули манъ кардари, вале

аввал коргар бояд кормандашро дар бораи ин бо шакли хатти огоҳ намояд.

Мувофиқи моддаи 142 КМ ФР, корфармо ё намояндагони корфармо барои таъхир кардани музди меҳнат ва дигар вайронкунии музди меҳнат масъуланд.

Муҳофизати аз ҷаримаҳои ғайриқонунӣ

Мувофиқи моддаи 192 КМ ФР, ки барои иҷро накардани ўҳдадориҳои меҳнатӣ корфармо ҳақ дорад, ки кормандро танқид кунад, ба вай талаффуз барорад ё ин ки аз кор озод кунад.

Ҷаримаҳо барои иҷро накардани ўҳдадориҳои меҳнатӣ ғайриқонунӣ мебошанд!

Худмудофиакунӣ

Коргар ҳуқуқ дорад мустақилона худро ҳимоя кунад. Мувофиқи моддаи 380 КМ ФР, корфармо ва намояндагони корфармо ҳақ надоранд, ки коргаронро аз ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ монеъ кунанд ва онҳоро дар ҷараёни баҳсҳои меҳнатӣ аз кор озод кунанд.

Мувофиқи моддаи 62 КМ ФР, коргар ҳуқуқ дорад аз корфармо нусхаҳои ҳуҷҷатҳои дахлдорро (шартномаи меҳнатӣ, фармоишҳо, созишномаҳои иловагӣ, варақаҳо ва ғайра) талаб намояд. Корфармо вазифадор аст, ки дар давоми 3 рӯзи корӣ баъди гирифтани чунин дархост нусхаҳои ин ҳуҷҷатҳоро ба корманд диҳад.

Кӯмаки иттифоқҳои касаба

Ҳар як коргар ҳақ дорад, ки ба иттифоқҳои касаба илова шавад ва дар ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ ва манфиатҳои қонунии худро дастгирӣ намояд.

Назорати давлатӣ барои риояи қонунгузориҳои меҳнатӣ

Бино ба моддаҳои 353, 356 КМ ФР, назорати риояи қонунгузориҳои меҳнатӣ ба сари Идораҳои давлатии меҳнатӣ ва Прокуратура гузошта мешавад.

Барои қонунвайронкунӣ дар вақти бо кор таъмин намудани шахрвандони хоричӣ корфармо метавонад ба адолат аз тарафи Идораи мигратсионии МВД ФР кашида шавад.

Дар сурати напардохтани музди корӣ дар муддати 2 моҳ ё бештар, Шумо метавонед ба шӯъбаи Раёсати Тафтишотии Кумитаи Тафтишотии Федератсияи Россия муроҷиат намоед: ба таъхир дароз кардани пардохти музди корӣ ғайриқонунӣ мебошанд (моддаи 145.1 Кодекси ҷиноятии ФР).

Ҳифзи судӣ

Мувофиқи моддаи 392 КМ ФР, коргар ҳуқуқи дар давоми 3 моҳ пас аз хабар шудан дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ метавонад ба суд шикоят кунад, агар норозигӣ дар асоси баҳсҳо бошад, коргар метавонад дар муддати 1 моҳ аз рӯзи, ки ба ӯ фармони озодӣ аз кор доданд ё ин ки аз рӯзи додан ба вай китобчаи меҳнатӣ, метавонад ба суд шикоят кунад.

Ҳаёт дар Россия: Маслиҳатҳои муфид барои адаптатсия

Иҷораи манзил

Тарзҳои асосии иҷора намудани манзил дар Россия:

- иҷораи мустақилонаи манзил бо ёрии муассисаҳои амволи ғайриманқул;
- иҷораи манзил бевосита аз соҳиби он;
- дар хобгоҳҳо ё хонаҳои иҷорадиҳанда чой ёфтан, аз ҷумла бо кӯмаки корфармо.

Чустуҷӯи манзил

Дар вақти чустуҷӯи манзил, Шумо бисёр реклама дар бораи таҳвили хонаҳо ва утоқҳо мебинед. Дар ин маврид, мустақилона манзилро дарёфт кардан душвор аст, иҷораи манзил қимат аст, махсусан дар шаҳрҳои калон.

Нархи миёнаи манзилҳои истиқомат дар Санкт-Петербург (ғайр аз пардохтҳои коммуналӣ):

- ҳуҷра: 10000-15000 рубл/моҳ

- квартираи 1-хонагӣ: 16000-26000 рубл/моҳ
- квартираи 2- хонагӣ: 19000-36000 рубл/моҳ
- квартираи 3- хонагӣ: 23000-43000 рубл/моҳ

Чун қоида, манзили истиқоматиرو бо ёрии агентҳои махсус иҷора карда мешавад.

Агентҳои бозътимоди амволи ғайриманқул офисҳои худро доранд ва ҳеҷ чизро пинҳон накарда кор мекунанд. Кормандони ин агентҳо ном ва фамилияҳои худро пинҳон намекунанд, кортҳои махсуси визитӣ доранд, онҳо ҳамеша дар тамос мебошанд ва бо онҳо шахсан вохӯрдан мумкин аст. Бо ин ташкилоти агентӣ, Шумо шартномаи алоҳида барои пешниҳоди хизматрасониҳо мебандед. Кормандони агентӣ ба шумо ёрӣ мекунанд, ки Шумо интихоби дуруст кунед ва Шуморо дар вақти аз назар гузаронидани манзил ва бо соҳиби он вохӯрдан ҳамроҳӣ мекунад. Агентҳо ба саволҳои Шумо бо ҷону дил ҷавоб медиҳанд ва танҳо пас аз имзо кардани тамоми ҳуҷҷатҳо бо соҳиби манзил муқофоти худро мегиранд.

Эҳтиёт бошед - дарбозори манзилӣ шумо метавонед бо фиребгарон рӯ ба рӯ шавед! Ба хизматҳои ширкатҳои фароҳамкунанда, ки бо нархи арзон хизматрасониҳои иттилооти пешниҳод менамоянд боварӣ накунад: Шумо пули худро беҳуда сарф мекунад ва бе хона мемонед!

Хизматҳои агентҳо қиматанд: барои ҷустуҷӯи манзил ва ҳамроҳӣ кардан, ӯ маблағе мегирад, ки ба пули моҳонаи иҷораи манзил баробар аст. Имрӯз, ҳадамоти интернетӣ маъмул аст, ки рекламаи иҷораи манзили бевоситаро ҷойгир мекунад, аз соҳибҳо, бидуни дастгирии агентҳо. Агар Шумо чунин ҳадамотро истифода бурдан хоҳиш дошта бошед, Шумо бояд бо соҳибони манзил шахсан гуфтугӯ кунед.

Шартномаи иҷораи манзил

Созишномаи иҷораи манзил бо шартномаи иҷоравӣ карда мешавад. Дар шартнома инҳоянд:

- насаб, ном ва номи падарии соҳиби манзил, тафсилоти шиносномаи ӯ ва рақами телефони ӯ барои тамос;
- насаб, ном ва номи падарии иҷорагири хона, тафсилоти шиносномаи ӯ ва рақами телефони ӯ барои тамос;

- ном, рақам ва таърихи гирифтани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи моликият ба бино;

Агар кироядеҳ соҳиби манзил бошад - вай бояд ба Шумо шаҳодатномаи аслии бораи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба моликият ва манзил шартномаи хариду / фурӯши хонаашро нишон диҳад. Агар кироядеҳ соҳиби манзил набошад - дар якҷоягӣ бо ин ҳуҷҷатҳо ӯ бояд ваколатнома аз соҳиби манзил дошта бошад, ки тибқи он ӯ ҳуқуқи ин хонаро ба иҷора супоридан дорад, инчунин бояд тафсилоти шиносномаи худро ва соҳиби манзилро нишон диҳад.

- суроғаи дақиқи бинои истиқоматӣ, масоҳати он;

Намуди манзили зист - манзил ё ҳучра ҳатман нишон дода мешавад. Агар Шумо як ҳучра дар як квартираи коммуналӣ иҷора кунед - пурсед, магар Шумо ҳамсоя доред ва чи намуд касон онҳо мебошанд, аз онҳо пурсед, ки Шуморо ба ҳамсояҳо муаррифӣ кунанд.

- мӯҳлати иҷораи манзил;
- маблағи муайяни иҷора;
- шумораи иҷорагарон, ном ва фамилияи онҳо;

Боварии ҳосил кунед, ки чанд нафар одамон дар шартнома бо Шумо навишта шудаанд ва чи намуд касон онҳо мебошанд - шумо ҳуқуқ надоред, ки касони ба соҳиби манзил бегоноро бо худ зиндагӣ кардан монед!

- мӯҳлати пардохти манзил барои ҳар як моҳи минбаъда;

Шумо бояд сари вақт пардохт кунед! Шумо бояд муайян кунед, ки пеш аз кадом санаи моҳ Шумо бояд пардохт кунед.

- мӯҳлатҳои қабули пардохтҳои коммуналӣ;

Шумо бояд дар шартнома нависед, ки дар кадом мӯҳлат ва ки бояд пардохтҳо барои об, газ, барқ, гармидиҳӣ, телефон, интернет пардохт кунанд - Шумо ва ё соҳиби манзил.

- рӯйхати молу мулк, ки дар ҳучра аст, нархи он;

Дар шартнома бояд рӯйхати молу мулк, ки дар манзили истиқоматӣ ҷойгир аст ва ба соҳиби манзил таалуқ дорад - мебел, асбобу анҷомҳои хона ва ғайра, ҳузур дошта бошанд.

Ҳатман вазъият ва амволи ин мулкро тафтиш кунед, ки чӣ гуна ва чиро Шумо истифода бурда метавонед, кӣ ва чӣ гуна дар ҳолати садама ё шикастани мол онро таъмир хоҳад кард.

- маблағи гарав ва шартҳои баргардонидани он;

Барои иҷораи хона, Шумо бояд ба кироҷадеҳ гарав пардохт кунед – маблағе, ки ҷубронпулӣ дар сурати вайрон кардани молу мулк мешавад, бе пардохти иҷорапулӣ, пеш аз мӯҳлат рад кардан аз иҷора, пардохт накардани ҳаққи хидматрасонии коммуналӣ. Пардохти гаравӣ одатан бо маблағи иҷораи моҳонаи манзил баробар аст ва дар охири мӯҳлати иҷора ба Шумо баргардонидани мешавад. Гарав ҳамчун кафолати риояи мувофиқати Шумо бо шартномаи иҷора истифода бурда мешавад ва агар Шумо шартнома ро вайрон кардед, аз ҷониби кироҷадеҳ гарав баргардонидани намешавад. Ҳатман шароитҳои додан ва баргардонидани гаравро муайян кунед!

- шакли забонхат дар бораи пардохти иҷоравӣ;

Ҳеҷ гоҳ маблағро бе забонхат надихед – тамоми амалиёти пулӣ бояд дар қоғаз ба инобат гирифта шавад, то ки Шумо фиреб нахӯред.

- ҳуқуқҳои иҷорагир ва шартҳои қатъ кардани иҷораи манзил.

Дар бораи нияти кӯчидан ё қатъ кардани иҷора бояд пеш аз мӯҳлат, то 1 ҳафта ё 2 ҳафта оғоҳ карда шавад. Ҳатман ба шартҳои бекор кардани иҷора диққат диҳед – соҳиби манзил Шуморо ҳақи бе асос ва бе оғоҳ ба кӯча гузоштан надорад!

Шартнома дар бораи иҷораи манзили истиқоматӣ дар 2 нусха пур карда мешавад, яке аз онҳо бояд бо Шумо монад.

Аз фиребгаро эҳтиёт шавед - ба ҳеҷ кас пул надихед, то имзо гирифтани ва бастанани шартномаи иҷоравӣ!

Қоидаҳои дар манзили иҷоравӣ зиндагӣ кардан

Шумо ҳақ надоред, ки манзилатонро ба дӯстони худ иҷора диҳед - ин ҳуқуқ танҳо ба соҳиби манзил аст. Ҳамаи сокинони манзили иҷоравӣ бояд дар шартномаи иҷоравӣ навишта бошанд!

Риоя кардани стандартҳои санитарии зиндагӣ - на камтар аз 6 метри мураббаъ майдони истиқоматӣ барои як шахс! Вайрон

кардани меъёрҳои санитарӣ метавонад мушкилоти зиёдро ба бор орад: бад шудани саломатии сокинон, вайрон кардани амвол дар хона, ҷанҷолҳо бо ҳамсояҳо ва соҳиби манзил, тафтишотҳои полис.

Майдони истиқоматии манзил - масоҳати майдонҳои истиқоматӣ мебошад. Масалан, дар як хонаи сеошёнаи истиқоматӣ бо майдони 72,4 метри мураббаъ ва бо майдони истиқоматии 46 метри мураббаъ (19 метри мураббаъ + 13 метри мураббаъ + 14 метри мураббаъ) метавонад на бештар аз 7 нафар ҷойгир шаванд.

Ҳама дигаргуниҳо дар хонаи истиқоматӣ бояд бо розигии соҳиби вай шаванд - Шумо ҳақ надоред, ки мувофиқи хоҳиши худ хонаро таъмир кунед, асбобҳои маишӣ навро гузоред ё маишӣ пешинаро тоза кунед ва ғайра бе иҷозати соҳиби хона.

Дар хонаи истиқоматӣ Шумо вазифадор ҳастед, ки тартиб ва оромиро риоя кунед. Шикастани хомӯшӣ дар рӯзҳои қорӣ аз соати 22 то соати 7, дар рӯзҳои истироҳат ва ид - аз соати 22 то соати 12!

Соҳиби хона бояд ҳатман Шуморо ба қайд (регистрация) гирад. Зеро барои зиндагӣ қардан бе бақайдгирӣ ба Шумо мумкин ҷарима банданд. Дар Москва, вилояти Москва, Санкт-Петербург, вилояти Ленинград - ҷарима 5,000 рубл мебошад ва аз кишвар берун рондан метавонанд, бо манъи вуруд ба Россия то сини 5 сол.

Асос барои истиқомати Шумо дар манзили иҷоравӣ ё ўтоқ шартнома дар бораи иҷораи манзил, огоҳинома оид ба баҳисобгирии миграционӣ бо суроғаи будубоши Шумо (регистрация) аст.

Агар ба Шумо хона бе иҷора пешниҳод кунанд - Шумо чуръати зиёде мекунед: соҳиби амвол ё миёнарав дар ҳар гуна вақт метавонад Шуморо пеш аз тамомшавии мӯҳлати иҷоравӣ аз хона берун кунанд ва, гараватонро барнагардонанд!

Хобгоҳҳо ва хонаҳои ғоидаовар дар Санкт-Петербург

Корфармоёне, ки ариза барои ҷамъовариҳои шаҳрвандони хориҷӣ пешниҳод кардаанд, онҳо бояд қарандони худро бо манзил

дар хобгоҳ ва ё дар хонаҳои фоидаовар (бисёрхучрагӣ) таъмин кунанд.

Ба ҷойгирнамоии шаҳрвандони хориҷӣ дар хонаҳои фоидаовари Санкт-Петербург бо дархости корфармо СПБГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга».

<http://gosfondspb.ru/>

Сурога: 191002, Санкт-Петербург, к. Достоевского, х.6

Қабули шаҳрвандон бо сабти пешакӣ гузаронида мешавад бо тел. +7 (812) 404-6065

Дар Санкт-Петербург бисёр ширкатҳое ҳастанд, ки ҷойи истиқомат дар хобгоҳҳо ва хостелҳои коргарони шаҳр пешниҳод мекунанд. Чунин ширкатҳоро бо осонӣ метавонед дар интернет пайдо кунед. Ҳатман бо шароитҳои зиндагӣ дар ин хобгоҳ ё ин ки хостел пеш аз бастанӣ шартнома шинос шавед.

Бартариҳои зиндагӣ дар хобгоҳи коргарон - имконияти бақайдгирии расмӣ (регистрация) ва баҳисобгирии мигратсионӣ бо ҷойи зисти воқеӣ дода мешавад. Илова бар ин, хобгоҳҳо муҳофизат карда мешаванд ва ба тозагӣ риоя мекунанд. Аммо дар хобгоҳ танҳо як катро иҷора кардан мумкин аст, на як ҳучра: дар ин маврид арзиши иҷора нисбатан арзон мебошад, аз 200 рубл сар карда дар як шабонарӯз.

Кумаки тиббӣ

Барои гирифтани кӯмаки тиббӣ, шаҳрвандони хориҷӣ бояд сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС) дошта бошанд. Он дар идораҳои ширкатҳои суғурта дода мешавад.

Суғуртаи ДМС ба Шумо имконият медиҳад:

- нигоҳубини фаврӣ дар паликлиника;
- ери фаврӣ ва таъҷилии тиббӣ;
- кӯмаки фаврӣ дар беморхона;
- дигар хизматрасониҳои, ки дар шартномаи ДМС пешбинӣ шудаанд.

Барои ба расмият овардани полиси ДМС дар Россия, ба Шумо ин ҳуҷҷатҳоро ба сиёсати суғуртави пешниҳод кардан лозим аст:

- тарҷумаи шиносномаи хориҷӣ ва нусхаи шиноснома;
- корти мигратсионӣ ва нусхаи он;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионӣ (регистратсия) ва нусхаи он.

Суғуртаи ДМС метавонад дар идораҳои ширкатҳои суғурта ё дар идораҳои «Почтаи Россия» дода шавад.

Агар Шумо бо корфармоетан, ки сиёсати ДМС-ро таҳия карданиет, илова ба Шумо бояд аз ҷониби роҳбари худ ба Шумо ҳаққи имзошударо пешниҳод кунанд.

Арзиши полиси ДМС (суғуртаи ихтиёрии тиббӣ) аз хизматрасониҳои тиббӣ муқарраршуда ва давомнокии сиёсат вобаста аст.

Шаҳрвандони ҷумҳуриҳои узви ИИАО, ки дар Федератсияи Россия кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ кироя мекунанд, метавонанд, ки полиси ҳатмии тиббиро (ОМС) татбиқ кунанд.

Барои ба расмият овардани полиси ОМС барои шаҳрвандони муҳоҷири Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон бояд, ки ташкилоти суғуртаи тиббӣ интихоб карда шавад - чун қоида, онҳо метавонанд дар клиникаи дар ҷои истиқоматашон ин корро ба анҷом диҳанд.

Ҳангоми пешниҳоди ариза барои бақайдгирии сиёсати ОМС, шаҳрвандони ИИАО бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

- шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсияти худро тасдиқ мекунанд;
- СНИЛС;
- шартномаи меҳнатӣ;
- қисми ҷудошавии шакли эълони огоҳнома (регистратсия) ё нусхаи он бо нишон додани ҷой ва мӯҳлати будубош.

Шаҳрвандони ИИАО, коргарони дар Федератсияи Россия, сиёсати ОМС, ки **дар шакли коғазӣ дода мешавад ва бе**

муддати муайян мебошад – то ба охир омадани сол, вале на зиёдтар аз муҳлати шартномаи меҳнатӣ.

Полиси ОМС-ро инчунин ин касҳо ба даст оварда метавонанд:

- шаҳрвандоне, ки иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ доранд (РВП);
- шаҳрвандоне, ки иҷозати истиқомат доранд (ВНЖ);
- шаҳрвандоне, ки сертификати паноҳгоҳҳои муваққатӣ доранд;
- гурезаҳо.

Барои маълумоти бештар дар бораи суғуртаи ҳатмии тиббӣ метавонанд дар сомонаи Хазионаи ҳудудии Санкт-Петербург пайдо намояд:

<https://spboms.ru/>

Боварӣ ҳосил кунед, ки рақами телефонӣ ва номи ташкилоти суғурта, ки Шумо ба сиёсати ДМС ё ОМС додаед, - агар Шумо сиёсати худро гумкардед, Шумо метавонед онро бо роҳи тамос бо ширкати суғурта барқарор кунед ё дар сурати зарурат ба кӯмаки таъҷилии тиббӣ тасдиқ намоед. Хуб мешуд агар Шумо пешаки сиёсати суғуртаро, нусхабардори кунен дар ҳолати гум шудан муфид аст.

Ҳангоми садама, ҷароҳат, захролуд ё бемориҳои шадид, нигоҳубини фаврии тиббӣ озодона РОЙГОН аст, новобаста аз сиёсати суғуртави расонида мешавад Ҳангоми риҳои.

Агар дар Санкт Петербург бо Шумо кӯмаки тиббӣ дастрас накарданд, Шумо метавонед ба Кумитаи саломатӣ - хати дойми (812) 571-09-06 тамос гиред.

Маълумоти бештар дар бораи муассисаҳои тиббӣ дар Санкт-Петербург, хизматҳои ҳолати фавқулодда, марказҳои дорусозӣ ва травмалогӣ дар сайти «migrantinfo.spb.ru» дар банди «Справочная информация» пайдо кардан мумкин аст.

Ҳамкорӣ бо полис

Вазифаи кормандони полис - ин қонун ва тартибот, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, новобаста аз мансубияти миллӣ, этникӣ, динӣ ва ғайра мебошад.

Агар шумо шохид ё қабридаи ҷиноят шуда бошед - февран ба полис муроҷиат кунед.

Полис

02 аз хатти доимӣ

«102» ё «112» – аз телефони мобилӣ

www.mvd.rf

Аз 1-уми июни соли 2016 Хадамоти федералии муҳоҷирати (ФМС) бекор карда шуда, вазифаҳои он ба Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия интиқол дода шуд.

Санҷиши ҳуҷҷатҳо

Ҳуҷҷатҳоро танҳо кормандони полисе, ки дар ҳолати иҷро кардани вазифаашон мебошанд, ҳуқуқи тафтиш карданро доранд. Чунин кормандон дар синаашон аломати махсус доранд (нишони металлӣ) - **ба рақами вай диққат диҳед, онро дар ёд монед ё нависед.**

Лутфан қайд кунед, ки **чиро Шумо бояд ҳамеша бо худ дошта бошед:**

- шиноснома
- корти мигратсионӣ
- огоҳнома барои бақайдгирифтани ба баҳисобгирии мигратсионӣ (регистратсия)
- патент барои кор бо чекҳо оид ба пардохти пешпардохтҳои андоз
- полиси ихтиёрии ҷорӣ (ДМС) ё ҳатмӣ (ОМС) суғуртаи тиббӣ.

Шаҳрвандони давлатҳои, ки аъзои иттиҳоди иқтисодии Евросие ҳастанд (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон) ба онҳо патент барои кор дар Россия лозим нест.

Ҳатман ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро нусхабардорӣ кунед, онҳоро аз нусхаҳои аслии ҳуҷҷатҳо ҷудо нигоҳ доред - дар ҳолате, ки агар

ҳуҷҷатҳо гум шаванд, ба шумо барқарор кардани онҳо осонтар хоҳад шуд.

Ҳангоми муроҷиат ба Шумо, корманди полис бояд:

- дар бораи унвони худ, мансаби худ ва насабаш хабар диҳад
- бо дархости Шумо гувоҳномаи худро нишон диҳад
- сабаб ва мақсадҳои тасдиқкунии ҳуҷҷатро фаҳмонад (банди 4 Моддаи 5-и Қонун «Дар бораи полис»).

Корманди полис дар бораи ҳақиқӣ будани ҳуҷҷатҳои Шумо метавонад шубҳа кунад. Дар ин ҳолат зарур аст, ки бо вай ба пункти наздиктарини полис равед барои ҳуҷҷатҳои Шуморо дар маркази маҳзани оид ба бақайдгирии шахрвандони хориҷӣ санҷад.

Ба ҳешовандон ё дӯстони худ занг занед ва дар кучо буданатонро ва бо ки гап заданаторо гап занед, ин хеле муҳим аст.

Дар хотир доред - додани ришвахорӣ ҷинояткорӣ аст! Ба полис пул надихед!

Шумо бояд фавран ба 112 оиди талаб кардани пул хабар диҳед!

Ҳангоми боздошт:

Шаҳси боздошта ҳуқуқи сӯҳбати телефонӣ дорад (банди 7 моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).

Дар бораи боздошт протокол тартиб дода мешавад, дар кучо инҳоро дарак мекунанд:

- сана, вақт ва ҷойи ба тартиб овардани протокол;
- мавқеъ, фамилия ва инитсиалҳои корманди полис, ки протоколро таҳия кардааст;
- маълумот дар бораи шахси ҳабсшуда, сана, вақт, ҷои зист, сабабҳо ва мақсадҳои боздошт. (банди 14-и моддаи 14-и Қонун «Дар бораи полис»).

Протокол дар бораи боздошт аз ҷониби полис, ки онро ба тартиб овардааст ва дастгиршуда имзо карда мешавад.

Агар шумо бо мундариҷаи протокол розӣ набоед - нависед, ки «бо протокол розӣ нестед» ва фаҳмонед, ки чаро.

Агар дастгиршуда имзо кардани протоколро рад кунад, дар протокол ҳатман сабти дахлдор карда мешавад (банди 15 моддаи 14-и Қонун «Дар бораи полис»).

Ҳатман дархост намоед, ки ба Шумо нусхаи протоколи боздоштшударо диҳанд. Полис бояд онро бо дархости Шумо иҷро намояд (банди 15-и моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).

То қарор баровардани суд, шахрванд наметавонад зиёда аз 48 соат боздошт карда шавад.

Шахрванд метавонад Ҳимоятгарро талаб кунад, инчунин ҳам тарҷумонро, агар ӯ забони русиро хуб надонад.

Кормандони полис ҳуқуқ надоранд, ки ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳамчун кафолати пардохти ҷарима ва дигар пардохтҳо гиранд - ин ғайриқонунӣ мебошад.

Протокол оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмури дар соҳаи муҳоҷират танҳо аз ҷониби кормандони ҳайати кадрӣ мигрантӣ таҳия карда мешавад. Тартиб додани протокол маънои онро надорад, ки Шумо вазифадоред ҷарима пардохт кунед - асос барои ҷазо набояд протокол бошад, вале ҳукм дар бораи парвандаи маъмури, ки Шумо метавонед дар давоми 10 рӯз шикоят кунед.

Дар ҳолати вайрон кардани ҳуқуқҳои Шумо, метавонед ба комиссияи мониторинги ҷамъиятӣ (ОНК) муроҷиат кунед. Аъзоёни ОНК ҳуқуқи тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани шахрвандони хориҷиро доранд ва инчунин ба Шумо кӯмаки ҳуқуқии ройгон дода метавонанд.

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга:

сайт: onkspb.ru

электронная почта: mail@onkspb.ru

а/я 62, индекс 199004

Телефон: +7 (931) 352-06-35

Рейдҳо

Ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳангоми тафтишоти махсус (рейдҳо) тафтиш карда метавонанд. Кормандони полис ва идоракунии мигрантҳо

шиносномаро, корти мигратсиониро, бақайдгирии мигратсиониро (регистратсияро), полиси тиббиरो тафтиш мекунанд. Ҳамчунин санҷида мешавад, ки ҷой ва вазифаи кории воқеи бо маълумоти мавқеи мувофиқ меоянд ё не.

Бино ба натиҷаҳои чунин тафтишот кормандони назорати санҷишӣ оид ба мигратсия актро таҳия мекунанд, ва агар вайронкуниҳо ошкор карда шуд, протокол дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмури ё ин ки оғози парванда дар бораи ҷинояти маъмури карда мешавад. Як нусхаи акт ё протокол хатман ба гумонбаршуда дода мешавад.

Протокол дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмури дар соҳаи мигратсия метавонад танҳо аз ҷониби кормандони оид ба идоракунии мигратсионӣ ташкил дод. Ташкил кардани протокол ин маънои онро надорад, ки Шумо бояд ҷарима супоред - асос барои баровардани ҷазо протокол нест, балки қарор дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмури. Ба ин қарор Шумо дар давоми 10 рӯз метавонед эътироз нависед.

Зеро хатари ҳамлаҳои террористӣ дар истгоҳҳои метро ё вокзал, кормандони полис метавонанд Шуморо хоҳиш кунанд, ки аз воситаи чаҳорҷӯбаи гузаред ё ин ки бағочатонро тавассути детектори махсус гузаронед. Ин амалҳо қонунӣ мебошанд.

Шикоятҳо нисбати амалҳои кормандони полис

Агар шумо бо барзиёдии ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби полис дучор шудед, рад кардани қабули ариза, беамалии кормандони полис, тамаъҷӯӣ ришваситонӣ ва дигар амалҳои коррупсионӣ, Шумо ҳуқуқ ба шикоят кардан бар зидди амалҳои ғайриқонунии полис доред.

Бо шикоят дар бораи амалҳои ғайриқонунии кормандони полис, Шумо метавонед бо тамос шавед:

- бо диспетчерони ГУ МВД (Идораи давлатии Вазорати корҳои дохилӣ), бо рақами 112 ё ин ки 02 занг занед;
- ба пункти наздиктарин полис равед;
- ба идораи наздиктарини ноҳиявӣ ё шӯъбаи минтақавии МВД РФ (Вазорати корҳои дохилӣ ФР).

Телефон доверия ГУ МВД России по СПб и ЛО:

8 (812) 573-21-81

Дежурная часть ГУ МВД России по СПб и ЛО:

8 (812) 573-24-20

Телефон справочной ГУ МВД России по СПб и ЛО:

8 (812) 573-26-76

Приемная ГУ МВД России по СПб и ЛО: Литейный проспект, д.6, подъезд №3, тел. 8 (812) 573-34-81

78.mvd.ru

Шикоятҳо дар бораи ҷиноятҳои, ки аз ҷониби кормандони полис содир шудаанд, **Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:** 8 (812) 541-02-02, 8 (812) 573-21-81

Ҳангоми беамалии кормандони полис, рад кардан аз қабули ариза дар барои ҷиноят, вайрон кардани тартиби баррасии шикоятҳо дар бораи амалҳои кормандони полис ва дар ҳолатҳои дигар Шумо метавонед ба **Прокуратура** муроҷиат кунед:

<http://procspb.ru/>

Тафтишоти ҷиноятҳои коррупсионие, ки кормандони полис содир кардаанд, инҳо мебаранд: **Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.**

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

ҳамҷунин гузоришхоро оид ба вайрон кардани ҳуқуқҳои шахрвандон аз ҷониби МВД баррасӣ мекунад.

Дар ҳар яке аз ин шӯъбаҳо ва воҳидҳо, Шумо метавонед бо телефон муроҷиат кунед, ариза ба таври хаттӣ шахсан ё ин ки бо таври электронӣ фиристед, лекин пеш аз он варақаи махсусро дар сайти шӯъба пур кардан лозим аст.

Ҳангоми ариза дар барои ҷиноят гирифтани бояд ки тафтишот дар бораи маълумоти дода шуда гузаронида шавад, пурсиши аризадиҳанда ва шохидон гузаронида шавад. Дар асоси тафтишот, барои оғоз ё рад кардани парвандаи ҷиноятӣ қарор мебароранд.

Ҷавоб ба дархости хаттӣ бояд дар муддати на дертар аз 30 шабонарӯз аз рӯзи пешниҳоди шикоят ирсол карда шавад.

Барои гирифтани маълумоти бештар дар бораи ҳуқуқ ва вазифаҳои полис, нишониҳои полисҳои Санкт Петербург, имкониатҳои шикоят кардан дар бораи амалиёти кормандони полис ва шикояти расмӣ дар бораи амалҳои полис пайдо кунед, Шумо метавонед дар сомонаи migrantinfo.spb.ru дар банди «Справочная информация» пайдо кунед.

Кӯмаки иҷтимоӣ

Кӣ метавонад кӯмаки иҷтимоиро ба даст орад:

- Оилаҳо, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, муваққатан ё доимӣ дар Санкт-Петербург истиқомат мекардагӣ (**ҳуқуқи гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ доранд, танҳо дар намуди хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар ҳолатҳои фавқуллодда**);
- шаҳрвандони хориҷие, ки иҷозати истиқомат дар территорияи ФР доранд;
- шаҳрвандони хориҷӣ - аъзои оилаи шаҳрвандони Россия;
- шахсони бешаҳрванд;
- гурезаҳо.

Намудҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ:

- ҳифзи иҷтимоии аҳоли - таъмини хӯрок, либос, пойафзол ва талаботи зарурӣ, ташкили истироҳат;
- тиббӣ - нигоҳдорӣ ва нигоҳдории саломатӣ;
- психологӣ - таъмини кӯмаки психологӣ;
- педагогикӣ - пешгирии аз меъёри рафтор ва рушд дур шудан, кӯмак ба оила дар тарбияи фарзандон;
- меҳнат - таъмини расонидани кӯмак дар ҷойҳои корӣ ва ҳалли проблемаҳои дигари вобаста ба мутобиқсозии меҳнат;
- Хизматҳои ҳуқуқӣ - ҳуқуқӣ, аз ҷумла ройгон.

Хизматрасониҳои фаврии иҷтимоӣ:

- хӯроки гарми ройгон ё ин ки маҳсулот;
- таъмини либоса, пойафзол ва дигар талаботҳои яқуми зарурӣ;
- кӯмак дар гирифтани манзили муваққатӣ;
- кӯмаки ҳуқуқӣ;
- кӯмаки фаврии психологӣ.

Барои кӯмаки иҷтимоӣ ба кучо мурочиат кардан лозим аст:
Муҳоҷирон бояд ба мақомотҳои ноҳиявӣ (дар ҷойҳои бақайдгирӣ)
ё мақомоти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии аҳоли мурочиат намоянд.

• **Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга**

<http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/> телефон: +7 (812) 576-24-61

Дар Санкт-Петербург шӯъбаҳои дастгирии иҷтимоии оилаҳои муҳоҷирон бо кӯдакон дар Марказҳои ноҳиявии кӯмаки иҷтимоӣ ба оилаҳо ва кӯдакон ҷойгир шудааст. Шумо метавонед дар бораи онҳо дар маркази иттилоотӣ ва методологии «Семья» маълумот гиред.

• **Городской информационно-методический центр «Семья»**

Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51

<http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html> - рӯйхати пурра ва тамосҳои Марказҳои кӯмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо ва кӯдакони дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Қарор дар бораи эътироф намудани шахрванд дар зарурияти хизматрасониҳои иҷтимоӣ бояд дар давоми 5 рӯзи корӣ аз санаи додани ариза бароварда шавад. Шуморо бояд, ки бо шакли хаттӣ ё ин ки бо таври электронӣ хабар диҳанд.

Қарор дар бораи таъмини хизматрасонии иҷтимоӣ фавран бароварда мешавад.

Қарор дар бораи рад кардани хизматрасониҳои иҷтимоӣ метавонад ба суд шикоят карда шавад.

Таҳсилоти кӯдакони хориҷӣ дар Россия

Қонуне, ки таълими кӯдаконро дар Федератсияи Русия танзим мекунад:

• «Дар бораи маориф дар Федератсияи Россия» (Қонуни федералии № 273-ФЗ аз 29 декабри соли 2012)

Кӯдакони шаҳрвандони хориҷӣ, инчунин фарзандони шаҳрвандони Россия ҳуқуқ доранд, ки ройгон ба боғчаи бачагона ва ба мактаб бираванд.

Кӯдакон бояд дар Россия қонунӣ зист кунанд, яъне ки корти мигратсионӣ ва регистратсия дошта бошанд.

Кӯдакони шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба синни 18 нарасидаанд, ҳақ надоранд дар Россия кор кунанд!

Бинобар банди 5 моддаи 97 Шартномаи ИИАО, фарзандони коргарони муҳоҷир - шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё - дар ФР дар заминаи ва дар давоми мӯҳлати шартномаи киро аз волидон мебошанд.

Кӯдакони синни мактабӣ ки дар Россия ҳастанд, БОЯД ба мактаб бираванд: агар Шумо кӯдакро ба мактаб нафиристеда ӯро ба кор ҷалб намоед ва дар шароитҳои нохуб ӯро нигоҳ доред - ҳадамоти ҳабс ва полис метавонад Шуморо ба ҷавобгарӣ кашанд ва кӯдакро ба кишвараш фиристонанд.

Қабули кӯдакон ба боғча ва мактаб

Барои дохил шудан ба кӯдакистон ё синфи якум - ба муассисаи наздиктарини таълимӣ ё ба маркази бисёрҷонибаи (МФЦ) дар ҷойи регистратсияи Шумо ворид шавед.

Дар шаҳрҳои калон бисёри вахт дар кӯдакистонҳо ҷой намерасад. Дар ин ҳолат кӯдак ба дигар ҷой раван карда мешавад, ки дар онҳо ҷойҳои холӣ мебошанд.

Барои дохил шудан ба мактаб Шумо бояд ба наздиктарин мактаб ё ба шӯъбаи маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед.

Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, лозим аст, ки ба шуъбаи райони маориф (РОНО) муроҷиат кунед. Дар ҳолати доштани тамоми ҳуҷҷатҳои даркорӣ, ба Шумо бояд дар яке аз мактабҳои район, дар кучо Шумо регистратсия доред - ҷой диҳанд.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва нусхаҳои онҳо

- шиносномаи хориҷии кӯдак, нусхаи шиносномаи хориҷӣ;
- тарҷумаи шаҳодатномаи таваллуд бо печати нотариус таваллуд ба забони русӣ;
- корти мигратсионӣ;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионии кӯдак бо ҷи истиқомати падару модари вай (регистратсия);
- шиносномаи яке аз волидайн ва нусхаи шиноснома;
- корти мигратсионии яке аз волидайн ва нусхаи корти мигратсионӣ;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионии яке аз волидайн (регистратсия) ва нусхаи (регистратсия);
- ҳисоботи тиббӣ оид ба санҷиши тиббии кӯдакон ва набудани бемориҳои хатарнок - Шумо метавонед дар муассисаҳои маҳсули тиббӣ гузаред;
- шаҳодатномаи привикаҳо;
- корти тиббии кӯдак - дар давоми санҷиши тиббӣ ҷуброн карда мешавад ва аз кишвари асли ворида карда мешавад.

Аз Шумо инчунин метавонанд талаб намоянд:

- полиси тиббии кӯдак;
- парвандаи шахсии донишҷӯ.

Дар шаҳрҳои калон бисёр вақт дар кӯдакистонҳо ҷой намерасад. Дар ин ҳолат кӯдак ба муассисаи дигари таълимӣ фиристода мешавад, ки дар он ҷо ҷойҳои ҳолӣ вучуд доранд.

Дар баъзе ҳолатҳо, вақте ки кӯдакро ба мактаб туғрӣ мекунад ӯ бояд бо муаллимоне, ки дараҷаи омодагӣ ба мактаб ва донишҷуи забони русиро муайян мекунанд ва ба чандум синф гирифтанишонро мегӯянд машварат бояд намуд.

Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, Шумо бояд ба шуъбаи маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед. Агар Шумо тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро дошта бошед, Шумо бояд дар яке аз

мактабҳои ноҳия, ки Шумо ба қайд гирифтаед, чой ҷудо кунед.

Агар ба Шумо чой додан дар мактаб рад кунанд, Шумо метавонед ба Кумитаи маориф муроҷиат кунед: 576-18-36, 576-18-76, 576-18-74.

Фарҳанги рафтору кирдори рус

Аксарияти аҳолии Россия ба рафтору кирдори фарҳанги шахрӣ риоя мекунанд. Лутфан, ба баъзе принципҳои муҳими рафтор диққат диҳед, дониши инҳо ба Шумо ёри медиҳад, ки дар ҷамъияти Россия одат кунед.

Албатта, баъзе руссҳо шояд беэҳтиромона ва беҳурматона муносибат кунанд, вале муҳим аст Шумо донед, ки чунин рафтор аз ҷониби аксарияти аҳоли маҳкум карда мешавад ва намунаи хуб намебошад.

1) Дар Россия меъёрҳои рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва алоқа бо одамони, гирду атроф вучуд доранд:

- ба ҳисоб меравад, ки баланд гап задан ё ин ки дар нақлиётҳои ҷамъияти хурок хурдан, нушидани пиво дар кӯча, партофтро дар кӯчаҳо партофтан беодобона мебошад. Дар нақлиёт ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ одатан ба одамони калонсол чой медиҳан ва бо ҳурмат муносибат мекунан;
- сӯҳбати маҷбуран бо ягон нафар, наздики бад шудан, бе иҷозати хонадор ба хона даромадан ҳамаи инҳо метавонанд одамонро нофор кунанд. Меъёри ахлоқ рафтори одилона ва боадаб мебошад.

2) Россия - кишвари дунявӣ аст: намоиши рафтори динӣ ё ин ки фаҳмиши дин, ахлоқи либос, рафтори дурусти берун аз маъбад, масҷидҳо ва ҷомеаҳои динӣ, на дар рӯзҳои идӣ аҷиб ва барои бисёр касон нофаҳмо мебошад.

3) Россия - кишваре мебошад, ки баробарии закон ва мардон эътироф шудааст. Он бо қонун ҳимоя карда мешавад. Муносибатҳо дар оила, чун қоида баробаранд. Занони русс ҳаёти оилавӣ ва корро пеш бурда метавонанд. Закон либосаи зебо пушандро дӯст медоранд. Тавачҷӯҳи зебои занҳо ин намоиши

истиқлолият ва мустақилияти онҳо мебошад, на инки омодагӣ барои шиносӣ. Дар кӯча шинос шудан аз рӯйи одоб нест.

4) Кӯдакон дар Россия, писарон ва духтарон, бояд ҳатман дар мактаб таҳсил кунанд ва баъд, агар хоҳиш дошта бошанд хониширо давом диҳанд, ба коллеҷ ё донишгоҳ дохил шаванд. Одатан меҳнати кӯдаконро истифода намебаранд, кори душвори хонагӣ ё ин ки ёрӣ дар кори падару модар ба онҳо намедиҳанд.

5) Аксарияти руссҳо дӯстона мебошанд, ба кӯмак кардан дар вазъияти душвор омода ҳастанд ва ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. Барои зуд одат кардан ба Россия, мо тавсия медиҳем, ки Шумо бо аҳолии маҳаллӣ бисертар шинос шавед, дӯстон пайдо кунед, дар идҳо фаолона иштирок намоед, бо кино равед, музейҳо, театрҳо, ба китобхонаҳо бисертар равед ва русиро омӯzed. Санкт Петербург - пойтахти фарҳангии Россия номида мешавад - имкониятҳои дастрасро барои истироҳати фарҳангӣ дар давоми истиқомати худ дар шаҳри мо истифода баред!

Сокинони кишварҳои собиқи СССР хеле ҷавс дар байни ҳамдигар пайвас ҳастанд. Пеш аз ҳама, мо таърихи умумӣ дорем: руссҳо бо эҳтироми зиёде ба хотираи қаҳрамони халқҳои СССР дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ муносибат мекунан, қаҳрамони сарбозони Армияи советиро ва заҳматкашони пуштбударо эҳтиром мекунанд. Барои сокинони Санкт Петербург маънои зиёде хотира дар бораи муҳофизаи қаҳрамонӣ дар Ленингради муҳосиравай соли 1941-1944 дорад. Шаҳрвандони шаҳр, чун қоида, бо ҷону дил дар бораи ҳаёт ва қаҳрамониҳои гузаштагонашон сӯҳбат мекунанд - муносибати эҳтиромона ба хешовандон ва таърихӣ худ - умумӣ дар мамлакатҳои мо мебошад, ва ин метавонанд барои муносибатҳои дӯстона ва дӯстии мо асос шавад.

Дар Санкт-Петербург корҳо дар ҷиҳати ёрӣ дар адаптатсия, интегратсия ва иттилооти муҳоҷирони меҳнатӣ гузаронида мешаванд, инчунин ба муқобили муҳоҷирати ғайриқонунӣ кор мекунанд:

- барои муҳоҷирон сомонӣ расмӣ вучуд дорад, ки маълумоти даркорӣ дар борай Санкт-Петербург, қонунгузори мигратсионӣ ва меҳнатӣ дар ФР доранд, инчунин тавсия барои муҳоҷирон ва телефонҳои зарурӣ migrantinfo.spb.ru;

- фаъолияти нуқтаҳои иттилоотӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ «Гушаи муҳоҷир» дар асоси китобхонаҳои минтақавии шаҳр ташкил карда шудааст - рӯйхати китобхонаҳо дар сомона <http://migrussia.ru/informatsiya-o-regionakh/sankt-peterburg> дар саҳифаи «Ерй».
- чорабиниҳои иттилоотӣ ва фарҳангӣ барои муҳоҷирон «Дар қаноти Санкт-Петербург» дар ноҳияҳои шаҳр мавҷуданд: <http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/informacionno-kulturno-merlyriyatye-dlya-migrantov-pod-krylom-peterbu/>.
- озмуни ҳарсолаи эҷодӣ байни шаҳрвандони хориҷӣ гузаронида мешавад «Санкт-Петербурги хаматарафа»: <http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/tvorcheskij-konkurs-sredi-inostrannyh-grazhdan-mnogogrannyj-peterburg/>, <https://vk.com/granyspb>.

Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузори муҳоҷират дар Федератсияи Россия

Шаҳрвандони хориҷие, ки қонунгузори мигратсионии Россияро вайрон кардаанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд., аз ҷумла, бо ҷазои рондани аз Федератсияи Россия.

1. Беиҷозат ворид шудан ба ФР

Агар Шумо суғуртаи полиси тиббӣ надошта бошед ва доғи судӣ дошта бошед-Шуморо ҳақ доранд, ки даромадан ба ФР иҷозат надиханд.

Агар Шумо қарзҳо, андозҳо ва ҷубронпулӣ дар Федератсияи Россия дошта бошед- то қарзхоятонро насупоред шуморо ба Россия қабул намекунанд.

Агар Шумо дар Россия бе ҳуҷҷат барои кор дар давоми бештар аз 90 рӯз дар маҷмӯи беш аз як давраи 180 рӯз - ворид шудан ба Россия ба Шумо дар давоми 3 сол, иҷозат дода намешавад.

Агар дар муддати 3 сол Шумо 2 ё зиёда ҷиноятҳои маъмуриеро содир кардед ва барои ин ҷаримабандӣ карда шуд, дар давоми 3 сол ба Федератсияи Россия дохил намешавад.

Агар Шумо ба ҷавобгари маъмурӣ беш аз 2 маротиба дар давоми 1 сол барои вайрон кардани низоми муҳоҷиратӣ оварданд- ворид шудан ба Федератсияи Россия барои 5 сол манъ аст.

Агар Шумо дар муддати 30 шабонарӯз аз давраи ҳуқуқӣ дар Россия мондед, дар муддати 3 сол ба Федератсияи Россия дохил намешавед.

Агар Шумо будубоши ҳуқуқӣ дар Россия, дар давраи аз 180 то 270 рӯз зиёдтар истодед- ворид шудан ба Федератсияи Россия барои 5 сол манъ аст.

Агар Шумо дар муддати қонунӣ аз Россия дар давоми зиёда аз 270 рӯз вучуд доштед - дар муддати 10 сол ба Федератсияи Россия дохил намешавед.

Агар Шумо қаблан аз Федератсияи Россия хориҷ карда шуда будед-баргаштан ба Федератсияи Россия дар муддати 5 сол манъ аст, аз ҳамон вақте ки таърихи интиқол ё истирдоди он иҷозат дода намешавад. Агар Шуморо депортатсия ва ё аз ҳисоби давлат берун ронданд - Шумо бояд ба чуброни хароҷоти Федератсияи Россия пардохт кунед, чунки Шуморо метавонанд, ҳатто бади 5 ҳам сол қабул накуанд.

Агар Шумо пештар аз хизматрасонии миёнаравон дар раванди бақайдгирии муҳоҷирати ё бақайдгирии истифода бурда будед ба қор, аз он бар меояд,ки ба Шумо ҳуҷҷатҳои бардурӯғ додаанд ва Шумо метавонед дар зери манъи вуруд ба Федератсияи Россия ба даст афтед.

Барои фаҳмидани, ки оё Шумо сафари манъи хатти Хадамоти муҳоҷиратӣ таъин доред, метавонед истифода баред, дар дафтарҳои қорӣ ширкатҳои ҳавопаймоии Россия, ё бо истифода аз хадамоти махсус дар вазорати умури дохилии Россия сомона <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000>

Бекор кардани маъни ворид шудан

Қарори бастанӣ вуруд ба Россия метавонад бекор карда шавад:

- оид ба асосҳои башардӯстона - дар сурати мавҷуд набудани имконият барои сафар қардан ба Россия дар ҳудуди мӯҳлати муқаррарнамудаи бемориҳо, нигоҳубини хешовандони бемор, дар ҳолатҳои фавқулодда;
- барои риоя намудани принсипи ваҳдати оила - агар шаҳрван-

дони хориҷӣ аъзои оила бошанд - шаҳрванди Федератсияи Россия (шавҳар / ҳамсар, фарзандони онҳо) аз ӯ чудо карда наметавонанд;

- бо тартиби муоинаи муҳоҷирон - дар сурати шаҳрвандони Арманистон ва Қирғизистон, номуайяни ба воридшавӣ баъди 1,5 сол аз лаҳзаи додани он бекор карда шуданаш мумкин аст;
- барои ҳолатҳои нав ошкоршуда - агар қарор дар асоси хатогиҳо қабул карда шуда бошад;
- баъди гузаштани мӯҳлати иҷозати ворид шудан;
- ҳангоми бартараф кардани сабабе, ки имконияти ворид шудан надошта бошад.

Роҳ надодан ба ворид шудан ба Федератсияи Россия бо дархости Саридораи Сарраёсати муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Россия бекор карда шавад.

Ариза барои баррасии манъи вуруд метавонад электронӣ фиристода, бо истифода аз шакли дар сомонаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия:

https://med.pf/request_main

Шаҳодатномаи таваллуди кӯдакони шаҳрвандони Федератсияи Россия, шаҳодатномаи ақди никоҳ, сертификати беморӣ ва ғайра: ба аризаи ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи асос барои аз вартаи манъи оид ба воридшавии замима.

Дархост барои аз нав баррасии манъ кардани воридот инчунин ба Раёсати Вазорати корҳои дохилии ФР фиристода мешавад, ки қарор қабул кард, ки ба Россия ворид шавад.

Дар рад кардани баррасии қарори манъ кардани ворид шудан ба Федератсияи Россия метавонанд дар суд бо роҳи пешниҳоди даъвои шахсан ё тавассути намояндаи қонунӣ ё ҳуқуқшинос муроҷиат намоянд. Мувофиқи дархостнома бояд ба суд дар маҳалли ҷойгиршавии офиси минтақавии муҳоҷират фиристода шавад, ки манъ кардани онро манъ карда буд.

Судҳои Санкт-Петербург

<http://courts.spb.ru/>

2. Масъулияти маъмури

Агар Шумо дар ҳудуди Санкт-Петербург ҳастед:

- огоҳнома оид ба бақайдгири мигратсиониро мукаммал накардед (регистратсияро);
- дар ҳолати полис манъ кардан, Шумо ҳуҷҷатҳое, ки бо қонунгузори муҳоҷирати Россия талаб карда мешавад, надоштед;
- дар корти мигратсионии мақсади нодурустро дохил кардед;
- бе ҳуҷҷатҳои зарурӣ ё мувофиқи ихтисос, ки дар патент муқаррар шудааст кор кардед;
- ҳангоми баҳисобгирии муҳоҷиратӣ, маълумоти нодурустро нишон додед,

Шумо оид ба 5000-7000 рубл ҷарима, ва мумкин аст аз Федератсияи Россия берун ронд (тибқи муқаррароти моддаи 18.8 қисми 3, моддаи 18.10 қисми 2, моддаи 19.27 қисми 3-и Кодекси мазкури ФР).

Дар хориҷи Федератсияи Россия имконпазир аст мустақилона баромадан - аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ бо полис огоҳнома УВМ ГУВД дахлдор дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.

Маҳкумияти ҳукми маъмури дар соҳаи муҳоҷират аз ҷониби суд муайян карда мешавад. Дар ҷаласаи судӣ Шумо ҳаққи истифодаи хидматҳои ҳуқуқиро доред. Бо дархости Шумо бояд бо тарҷумон таъмин карда шавад. Қарори судро бояд ки ба Шумо бо забоне, ки Шумо мефаҳмед фаҳмонанд. Шумо метавонед қарори судро дар давоми 10 рӯз аз қабули қарори хаттӣ шикоят кунед.

Агар шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои шахсияти худро надошта бошанд, ё огоҳ намудани бақайдгирии муҳоҷират (ҷойи қайд) нест, ва ё агар ҷиноят боз содир карда шавад - суд метавонад қарори ба ҷои як бегона дар ЦВСИГ (боздоштгоҳи барои шаҳрвандони хориҷӣ) кунад.

Агар Шуморо дар ЦВСИГ (Маркази боздошти муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ) ҷойгир кунанд, кӯшиш кунед, ки барқарорсозии ҳуҷҷатҳои худро босуръаттар ба роҳ мондан осонтар бошад: истодан дар ЦВСИГ метавонад то 2 сол давом кунад, дар ҳолате, ки онҳо наметонанд шахсияти Шуморо муайян кунанд ва инчунин шаҳрвандии Шуморо.

Боварӣ ҳосил кунед, ки ба консулгари кишвари худ муроҷиат кунед ё ба созмонҳои ҷамъиятӣ барои кӯмаки роӣғони ҳуқуқӣ муроҷиат намоед.

ЦВСИГ №1 ГУ МВД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград (макони боздошти шаҳрвандони хориҷӣ)
Санкт Петербург, Красное Село, Кингсеппскако, 53А
8 (812) 749 90 29, 8 (812) 749 90 34, 8 (812) 417 29 48
почтаи электронӣ – suvsig-spb@mail.ru

Дар сурати ҷойгиркунӣ дар ЦВСИГ, Шумо метавонед аз Комиссияи Мониторинги Ҷамъиятӣ (ООС) кӯмак расонед. Аъзоёни ООС ҳуқуқи тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани шаҳрвандони хориҷӣ ва инчунин ба Шумо кӯмаки ҳуқуқии роӣғон медиҳанд.

3. Ҷавобгарии ҷиноятӣ

Барои истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбақӣ ва истеҳсоли онҳо шаҳрвандони хориҷӣ ҷинояткор мебошанд.

Баровардани ҳуҷҷати қалбақӣ бо маҳрум кардан ё маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. Истифода бурдан аз ҳуҷҷатҳои қалбақӣ бо ҷарима то 80 ҳазор рубл, ё маҳрум сохтан мӯҳлати то 6 моҳ (м. 327 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон) мебошад.

Гузаштан аз сарҳади Федератсияи Россия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз рӯзи доварӣ дар робита ба манъи дохилшавӣ, огоҳ аст бояд бо маҳрум сохтан то 4 сол ва ё ҷарима то 300 ҳазор ҷазо дода мешавад. (моддаи 322 қисми 2-и Кодекси ҷиноӣ ФР).

Гирифтани иҷозат барои зисти нодоимӣ дар Федератсияи Россия

Агар Шумо зиндагии ва тақдири худро бо Федератсияи Россия пайваст карданӣ бошед ва дар оянда гирифтани шиноснома ва шаҳрвандии Россия ният доред, метавонед ба Идораи муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар он минтақаи ФР, ки Шумо зист мекунад ва ба қайд гирифтаед, барои гирифтани иҷозатномаи муваққатӣ (РВП) муроҷиат кунед.

Иҷозат барои истиқомати муваққатӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ метавонад ҳамчун квота дода шавад, ки барои ҳар як минтақа бо миқдори муайянкарда дода мешавад, ё берун аз квота (агар асос барои гирифтани РВП вучуд дошта бошад). Азбаски квота одатан бисёр нест, беҳтар аст, ки дар оғози сол барои ба даст овардани РВП мууроҷиат кунед.

Квота барои додани иҷозатномаҳои истиқомати муваққатӣ дар минтақаҳои сераҳолии Федератсияи Россия, махсусан дар Москва ва Санкт-Петербург камтар аст, вале дар минтақаҳои дурдасти Россия хеле баланд аст.

Маълумтро дар вебсайти расмии Шуъбаи Мигратсионии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия - дар оғози сол иттилоот дар бораи тартиб ва маросими тақсимкунии квотаҳо барои РВП ва ирсол намудани дархостҳо гиред.

РВП ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқ медиҳад, ки дар муддати фаъолияти шартнома ба таври доимӣ ва ба ҳеҷ кучо сафар накарда дар қаламрави Федератсияи Россия озодона амал кунанд, қонунӣ бе патент ба кор дароянд, озодона дар ФР сафар кунанд, инчунин барои гирифтани ҳуҷҷати зист дар ФР дархост намоянд ва пас аз гирифтани ҳуҷҷати зист метавонанд шаҳрванди Россия шаванд.

Иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дар муддати 3 сол дода мешавад, ариза дар шӯъбаҳои ноҳиявии Вазорати корҳои дохилии ФР қабул карда мешавад. Аризаҳо бо тартиби навбат пешниҳод карда мешаванд дар аввали сол ва сипас дар давоми 2 моҳ баррасӣ мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ:

- дар 2 нусха дархост барои гирифтани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ.
- Сураат 35x45 мм 4 дона (ношаффоф), аз ҷумла кӯдаконе, ки дар ариза зикр шудаанд.
- Шиноснома бо тарҷумаи он ба забони русӣ бо боваркунони нотариус (ариза барои баррасӣ қабул карда намешавад, агар мӯҳлати шиносномаатон камтар аз 6 моҳ боқӣ монда бошад).
- Корти мигратсионӣ бо қайд кардани гузариши сарҳад.

- регистратсия дар маҳалли истиқомат (огоҳинома барои бақай-дгирии мигратсионӣ).
- Сертификат дар бораи надоштани бемории (аъзои оилаи ӯ) инфексияи ВИЧ.
- Сертификат дар давоми 3 моҳ аз рӯзи гузаронидани тест тадқиқот дорад.
- Справкаи тиббӣ, ки маълумоти тасдиқ кунанда дар бораи надоштани аризадиханда ва аъзои оилаи ӯ касалии нашъамандӣ ва ҳеч яке аз бемориҳои сироятӣ намекашанд: инфексияи ВИЧ, лепра, сил, сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерикӣ), шанкроид.
- Шаҳодатномаи таваллуди кӯдак ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти кӯдак то синни 18 - сола ва нусхаи он.
- Розигии кӯдак аз синни 14 то 18 сола барои зиндагӣ дар Россия кардан. Имзои кӯдак дар ҳуҷҷат бояд бо нотариус тасдиқ карда шавад.
- Додани пардохти ҳаққи давлатӣ барои додани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ - 1000 рубл.
- Справкаи 2- НДФЛ аз ҷои кор ё ин ки иқтибос аз ҳисобот

Ҳангоми муроҷиат барои гирифтани РВП, шаҳрванди хориҷӣ бояд дониши забони русиро, дониши таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россияро тасдиқ кунад.

Барои тасдиқи дониши забони русӣ, дониши таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россияро шаҳрванди хориҷӣ бояд яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд:

1) Сертификати дониши забони русӣ, дониши таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россия;

Шумо метавонед аз озмоишҳо ва гирифтани шаҳодатномаҳои дониши забони русӣ, таърих ва қонунгузорию Россия дар марказҳои махсуси санҷишӣ гузаред. Рӯйхати ҳамаи марказҳои санҷишӣ дар Россия ва дар хориҷа Шумо метавонед дар ин сомона пайдо кунед ГУВМ МВД России <https://гувм.мвд.рф/>

Маълумот оид ба санҷиш ва омодагии мустақилона барои тест дар сомонаи «Российский тестовый консорциум» <http://testcons.ru> .

Дар сомонаи <http://testmigr.ru/> Шумо метавонед аз санҷиш гузаред ва беҳтар сатҳи дониши худро фаҳмед.

2) ҳуҷҷати давлатии маориф (дар сатҳи на поёнтар аз таҳсилоти умумии асосӣ), ки муассисаи таълимӣ дар ҳудуди давлате, ки қисми СССР буд, аз 1 сентябри то соли 1991 дода шудааст;

3) ҳуҷҷат дар бораи маориф (е) дар бораи дараҷаи ихтисос, дода шуда бошад ба шахсоне, ки бомуваффақият аттестатсияи чамъбастии давлатиро гузаштаанд, ки дар қаламрави СССР аз 1 сентябри то соли 1991 буд.

Набояд тасдиқи сатҳи соҳибияти забони русӣ, дониши таърих ва асосҳои қонунгузорию Россияро зерин шахрвандони хориҷӣ нишон диҳанд:

1) шахрвандони хориҷии бекобилият ё ин ки шахрвандони хориҷие, ки дар қобилияташон маҳдудият доранд;

2) шахрвандони хориҷие, ки синнаш то ҳаҷдаҳ сола нарасидааст;

3) шахрвандони хориҷие, мардҳое, ки ба синни шаступанҷ солағ расидаанд;

4) шахрвандони хориҷие, занҳое, ки ба синни шаст солағ расидаанд;

5) шахрвандони хориҷие, ки иштирокчиени барномаи Давлатӣ оид ба кӯчидани ихтиёрӣ ба Федератсияи Россия, ҳамватаноне, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунад ва аъзои оилаи онҳо, яқоя бо онҳо ба Федератсияи Россия мерафтагӣ.

6) шахрвандони хориҷӣ - мутахассисони баланд ихтисос ва аъзои оилаи онҳое, ки барои иҷозати истиқомати муваққатӣ муроҷиат кардаанд;

7) шахрвандони хориҷӣ, шахсони муроҷиатнамуда бо ариза дар бораи додани иҷозатнома барои истиқомати муваққатӣ дар робита бо пазируфтани дониши забони русӣ.

Ҳангоми баррасии аризаи РВП, онҳо бисертар таваҷҷӯҳ ба сатҳи соҳибияти забони русӣ, доштани таҳсилоти умумӣ, доштани даромади муқаррарнамуда дар ФР ва мавҷудияти ҷои кори

расмӣ; Шумо бояд вайронкунии тартиботи муҳоҷирати ФР надошта бошед ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Шумо низ бояд пешниҳод намоед маълумот дар бораи, бо кадом суроға Шумо истиқомат мекунед дар минтақаи Шумо дар ФР ва баъдан худро бояд, ки дар ин суроға бақайд гиред.

Бодикқат бошед - барои омода кардани РВП ба миёнаравҳо муроҷиат накунад! Онҳо мӯҳрҳои бардурӯғ медиҳанд бораи додани РВП; дар сурати ошкор кардани мӯҳрҳои бардурӯғро, Шуморо метавонанд гумон кунанд, ки ҳуҷҷатҳои қалбақиро махсус дасрас кардед, ва Шуморо дар давоми 6 моҳ дар зиндон баста метавонанд (қисми 3 моддаи 327 Кодекси ҷиноятии ФР) – роҳи ба даст овардани шаҳрвандии ФР барои шумо баста мешавад!

Шумо метавонед барои сабти РВП бо сомонаи электронӣ муроҷиат кунед. Барои шиносои бо ин расм шумо метавонед аз ин сомона www.gosuslugi.ru истифода баред .

Берун аз квота муроҷиат барои гирифтани РВП метавонад одамон, ки асосҳои зерин доранд кунанд:

- дар қаламрави минтақаи РСФСР ва дар гузашта шаҳрванди СССР буданд;
- дар қаламрави Федератсияи Россия таваллуд шуда;
- шахсони маъюбе, ки писар ё духтари ноқобил доранд, ки шаҳрвандӣ Россия мебошанд;
- муҳоҷироне, ки ақаллан як волидаини вай ноқобил аст ва дар қаламрави Федератсияи Россия шаҳрванд мебошанд;
- ба шаҳрванди Россия, ки доимо дар қаламрави Федератсияи Россия зиндагӣ мекунад, издивоҷ карда шудааст;
- муҳоҷироне, ки фарзандонашон шаҳрвандони Федератсияи Россия мебошанд;
- шахсони аз синни то 18-сола, ки ба гирифтани РВП ниез доранд яқоя бо сарпарастон, мураббӣ, волидаини писархон карда, волидон муроҷиат мекунанд;
- шахсони ғайриқобил эътирофшуда ё ин ки маҳдуд будан дар амалии худ аз 18-сола ва калонтар, ба РВП яқоя бо сарпарастон, мураббӣ, волидаини писархон карда, волидон муроҷиат мекунанд;
- воридшуда ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи қарордод дар мӯҳлати хизмати ҳарбӣ;

- иштирокчиени барномаи Давлатӣ оид ба кӯчонидани ихтиёрӣ ҳамватанон ба Федератсияи Россия.

Ҳамаи асосҳои номбаршуда бояд бо ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ карда шаванд, онҳо ба идораи танзими иҷозат барои истиқомати муваққатӣ УВМ ГУ МВД ФР дода мешаванд: ҳуҷҷатҳои асли баргардонидани мешаванд ва нусхаҳо ба ариза ҳамроҳ кадр мешавад.

Агар ҳуҷҷатҳои тартиб дода бо забони хориҷӣ бошанд – зарур аст, ки тарҷумаҳои ба забони русӣ бо ҳамроҳи тасдиқи нотариалӣ карда бошанд.

Дар Санкт-Петербург РВП аз ҷониби департаменти бақайдгирии иҷозатномаҳо барои истиқомати муваққатӣ ва иҷозати зист барои раёсати корҳои мигратсионӣ вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград, ки бо суроғаи: Санкт-Петербург, к. Красного Текстильщика, х. 10/12, тел. 8 (812) 596-36-02 ҷой гирифтааст.

Шаҳрванди хориҷӣ, ки барои муваққатан истиқомат кардан дар ФР иҷозат гирифта аст, бояд ба таври доимӣ истиқомат ва кор кунад дар он минтақаи ФР, ки дар он РВП ба расмият дароварда шудааст, инчунин мунтазимона дар давоми 2 моҳ, аз рӯзи ба охир расидани натиҷаи соли зист (дар сурати мавҷуд будани сабабҳои узрнок - дар мӯҳлати на дертар аз 6 моҳ, аз лаҳзаи ба охир расидани натиҷаи соли истиқомат) – ба шӯъбаи минтақавии ГУВМ ВҚД огоҳиномаро пешниҳод кунед дар бораи тасдиқ кардани зист дар ФР ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳаҷм ва манбаи даромад ба даст оварда дар ФР.

Маълумоти муфассал оид ба тартиби пешниҳоди дархостҳо барои додани РВП ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ, аз ҷумла намунаҳои дархост ва огоҳиномаҳо, метавонед дар сомона дастрас кунед <https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/>

Агар Шумо хоҳед, ки ба Федератсияи Россия кучед ва шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст оред, ва агар аслатон аз Россия бошад, Шумо ва аъзоени оилаи Шумо метавонед бартари барномаи давлатӣ оид ба кӯчонидани ҳамватанон истифода баред. Иштирок дар барномаи давлатӣ маъное онро дорад, ки мuddати 6 моҳ Шумо метавонед шаҳрванди ФР шавед.

Маълумоти муфассалро дар бораи барномаи давлатӣ, минтақаҳои Федератсияи Россия, шароити кӯчонидан ва гирифтани кӯмаки давлатӣ дар сайти: www.aiss.gov.ru-Портали «Ҳамватанон»: сайти давлатии барномаи кӯчонидани ҳамватанон дар ФР.

Суроғаҳо ва телефонҳои лозимӣ

Канали ягонаи кӯмаки фаврӣ - 112 (аз телефони доимӣ ё телефони мобилӣ) - ҳангоми ҳолати фавқулодда, ё таҳдид ба ҳаёт ва саломатӣ

Хадамоти иттилоотии Россия

migrussia.ru – Муҳоҷир ва муҳоҷирон: портали иттилоотӣ (маслиҳатҳо оиди мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ дар Санкт-Петербург ва дар дигар минтақаҳои Русия)

МигрАзия – гузориши мобилӣ барои коргарони муҳоҷир ва аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ИИАО ва ИДМ (барои Android)

гум.мвд.рф - сомонаи расмии Главного управления по вопросам миграции МВД РФ масъалаҳои мигратсионӣ

trudvsem.ru- Кор дар Россия: пойгоҳи Россия дар ҷойҳои кори хадамоти Федералии меҳнат ва шуғли аҳоли

онлайнинспекция.рф - Паёмбари Хадамоти Федералии меҳнат ва шуғли аҳоли барои қабули шикоятҳои электронӣ дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ

www.aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сомонаи барномаи давлатии кӯчонидани Ҳамватанон дар ФР

Хадамотҳои иттилоотӣ дар Санкт-Петербург

migrantinfo.spb.ru - сарчашмаи интернет барои муҳоҷирон: маълумот дар бораи муҳоҷират ва қонунгузории меҳнати Федератсияи Россия, маслиҳат ба муҳоҷирон, алоқаҳои муфид

ksob.spb.ru/participants - Сайти шабакаҳои китобхонаҳои Санкт Петербург, ки бо унвони иттилооти «Гушаи мигрант» танзим кардаанд

Ташкилотҳои давлатӣ

- **Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге**

Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12

Почтовый адрес: 191060, Смольный

info@kmormp.gov.spb.ru

Телефон: 8 (812) 576-28-08

Масъалаҳои муносибатҳои байнидавлатӣ ва сиёсати муҳоҷират

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Саволҳо дар бораи мигратсия

Сайт: 78.mvd.ru/ms

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.4 литер А.

тел. 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03

- шўъбаи оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ (саволҳои ҳуқуқӣ ба қор даромадан ва масъалаҳои танзими ҳуҷҷатҳо):

к. Красного Текстильщика, 15

8 (812) 318-06-26

- шўъбаи ташкили назорати муҳоҷиратӣ

соҳили Фонтанка, х. 78;

8 (812) 314-61-91

- телефони бовари дар бораи далелҳои коррупсия:

8 (812) 542-15-69

- **Многофункциональные центры (МФЦ)**

таъмини хизматрасониҳои давлатӣ

Хизматрасонии ягона МФЦ:

8 (812) 573-90-00

Рўйхати МФЦ дар Санкт Петербург:

gu.spb.ru/mfc

Чустучӯи ҷои кор дар Санкт-Петербург ва расонидани кӯмак барои дарёфти ҷои кор барои шаҳрвандони хориҷӣ

- **СПБ ГАУ «Центр трудовых ресурсов»** - 8 (812) 758- 36-34, spbgauctr.ru

Хати доимамалкунанда барои шаҳрвандони хориҷӣ -
8-800-333-7097

- **СПБ ГАУ «Центр занятости населения»** -
8 (812) 571-00-41, r21.spb.ru
дар бораи масъалаҳои меҳнатӣ

Ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон

- **Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге** (дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои меҳнатӣ)

198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Зои Космодемьянской, д.28-а

8 (812) 746-59-86

8 (812) 374-31-97

git78.rostrud.ru

- **Прокуратура Санкт-Петербурга** (ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ, шикоят нисбати қарорҳои ғайриқонунӣ ва амалҳои шахсони расмӣ)

190000, Санкт-Петербург,
улица Почтамтская, дом 2/9

8 (812) 318-26-34

procsspb.ru/reception - барои дастрасии интернетӣ

- **Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге** (назорати риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби қор-мандони мақомоти давлатӣ)

Щербаков пер., д.1/3, Санкт -Петербург, 191002,

тел. 8 (812) 764-00-54

ombudsmanspb.ru/ru/request – барои дастрасии интернетӣ

- **Уполномоченный по правам ребёнка** (назорати риояи ҳуқуқҳои кӯдакон)

пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031, тел. 8 (812) 576-70-00,
spbdeti.org

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (мушкилоти гирифтани кӯмаки тиббӣ)

191011, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1

8 (812) 595-89-79

zdrav.spb.ru – барои дастрасии интернет

Духтури-нозири навбатдор : 8 (812) 571-09-06

Хадамоти иттилоотӣ барои марказҳои дорухона ва ҷароҳатҳои зарбу лат 8 (812) 63-555-63

Истгоҳи ерии таъҷилий шахрӣ: 03, бо телефони мобилӣ - 103

• **Комитет по образованию Санкт-Петербурга** (мушкилот бо раван кардани кӯдак ба мактаб, сабт дар кӯдакистон)

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел. 8 (812) 576-

20-19, *k-obr.spb.ru*

• **Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга** (ёрии иҷтимоӣ)

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6, *ksp@gov.spb.ru*, тел. 8 (812) 576-24-61

Городской информационно-методический центр «Семья»
(хизматрасони иҷтимоӣ ба муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо)

Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А тел. +7 (812)

417-31-51 <http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html> -

рӯйхати пурра ва тамос бо Марказҳои кӯмаки иҷтимоии оила ва кӯдакон дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Полис

02 аз телефони доими, 102 ё 112 - аз телефони мобилӣ

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности (шикоят оид ба амали кормандони полис)

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7а

Телефони навбатдор: 8 (812) 541-02-02

Телефони боварӣ: 8 (812) 573-21-81

Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу

190000, Россия, Санкт-Петербург, Мойки Реки наб., 86–88
Тел. 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71, spb.sledcom.ru

Городской центр утерянных документов (стол находок) (дар ҳолати гум кардани шиноснома ё дигар ҳуҷҷатҳо)
ул. Большая Монетная, 16, 8 (812) 336-51-09

Бюро регистрации несчастных случаев (маълумот дар бораи шахсони бедарак шуда дар ҳудуди Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград)

Литейный пр., 31, 8 (812) 573-66-66

Маркази маълумот дар бораи бурдашудагон бо «Ёрии таъҷилӣ» аз кӯча (шабонарӯзӣ): 8 (812) 278-00-55

ЦВСИГ №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (қои муваққатии нигоҳдории шахрвандони хориҷӣ):

Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А
8 (812) 749 90 29, 8 (812) 749 90 34, 8 (812) 417 29 48
почтаи электронӣ – suvsig-spb@mail.ru

Сафоратҳо ва муассисаҳои консулӣ

Қабулгоҳи консулии Иззатманди Ҷумҳурии Қирғизистон дар Санкт-Петербург

191036, Санкт-Петербург, хиёбони Невский, 132, оф. 16

Тел.: 8 (812) 717-00-27, Факс: 8 (812) 717-24-88

E-mail: Abdiev.cons.kg@mail.ru, Сайт: <http://kyrgyzembassy.ru>

Консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург

192007, Санкт-Петербург, к. Тамбовская, хон. 10 литер А

Тел.: 8 (812) 490-47-46, +7 (967)349-29-44

E-mail: tajgencons.piter@mfa.tj

Сом: <http://tajembassy.ru>

Консулгарии генералии Украина дар Санкт-Петербург

191124, ш. Санкт-Петербург, к. Бонч-Бруевича, хон. 1»в»
Телефон: 8 (812) 331-5165, 331-5166, 331-5169, 331-5163
e-mail: secr@cons-ukr.ru, Сом: www.cons-ukr.ru

Консулгарии генералии Беларус дар Санкт-Петербург

191124, Санкт-Петербург, к. Бонч-Бруевича, 3а
Тел. 8 (812) 274-72-12, 275-81-30, Факс 8 (812) 273-41-64
E-mail: russia.petersburg@mfa.gov.by, st_petersburg@belembassy.org

Консулгарии генералии Республикаи Озарбойҷон дар Санкт-Петербург

191024, Санкт-Петербург, ку. 2-я Советская, хон. 27
Тел.: 8 (812) 717-38-90, Факс: +7 (812) 717-38-91

Консулгарии генералии Қазоқистон дар Санкт-Петербург

Сурога: 191014, ш. Санкт-Петербург, хиёбони Виленский, х. 15,
лит. А
Тел.: 8 (812) 335-25-46, Факс: 8 (812) 335-25-47
E-mail: kazconspb@mail.

Консулгарии генералии Республикаи Арманистон дар Санкт-Петербург

190000, Санкт-Петербург, к. Декабристов, 22
Тел.: 8 (812) 571-72-36, Факс: 8 (812) 710-66-20
E-mail: armcons@armcons.spb.ru

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ Санкт-Петербург

БФ «ПСП-фонд (ройгон ҳифзи ҳуқуқӣ ва дастгирии иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо, ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ)

Телефон барои тамос: 8 (812) 337-57-85

Сайт: psp-f.org, migrussia.ru

Дар шабакаҳои иҷтимоӣ: <https://vk.com/pspfond>

Информационно-консультационный центр Красного Креста

(машварати шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд)

к. Красного Текстильщика, х. 15 (дарича қабулгоҳ)

тел.: 8 (800) 333-00-16

сайт: spbredcross.org

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга

(дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳо ҳангоми дастгирии кардан Шум обо полис ва ҳангоми нигоҳ доштан дар шўъба ва маҳбасҳо)

сайт: onkspb.ru

электронная почта: mail@onkspb.ru

а/я 62, индекс 199004

Телефон секретаря ОНК: +7 (931) 352-06-35

СПб РОО «Дети Петербурга» (кӯмак ба кӯдакони муҳоҷирони меҳнатӣ дар омӯзиши забони русӣ, ба мактаб даровардан)

Тел.: 8 911 773-77-87

сайт: detipeterburga.ru

Созмонҳо дар кишварҳои Осиёи Миёна

А) Республикаи Узбекистон Маркази- иҷтимоии иттилоотии дар шаҳри Ташкент «Истикболли Авлод»

100015, Республикаи Узбекистон, шаҳри Ташкент,

Ноҳияи Мирабадский, к. Катта Миробод, 4-ум гузаргоҳ, х. 22

Тел/факс: **+998 71 254-12-87**

Хатти доимамалкунанда: **+998 95 143-94-94**

E-mail: iatashkent2014@gmail.com

Б) Республикай Қирғизистон

Хадамоти давлатии мигрантӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон

Республикаи Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Раззакова 8\1,
www.mz.gov.kg

Шӯъбаи муҳоҷирати меҳнати Беруна
(0312) 300 232

Шӯъбаи ИРС (меҳнати хориҷӣ)
(0312) 301 117

Раесати кор бо қирғизҳои этники ва муҳоҷирон
(0312) 300 773

Маркази иттилоот ва машваратҳо дар назди хадамоти Давлатии мигратсионӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон

Республикаи Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Токтогула 237/ Молодая гвардия
(0312) 641 764
www.oec.kg

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қирғизистон

Раззакова 59
+996 (312) 66-01-94, +996 (312) 66-39-74,
www.mfa.gov.kg

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Қирғизистон

Бишкек к. Фрунзе 469,
+996 312 26 62 54
www.mvd.kg

ОО «Маркази захиравии пиронсолон»

Республикаи Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Фрунзе, 462.
тел/факс: + 996 0312 98-65-53/52/51
E-mail: kyrgyzstan.rce@gmail.com
Сайт: www.rce.kg

ОФ «Маркази Байналмилалии Мусоидат ва Ҳифз»

Республикаи Қирғизистон , ш. Ош, к. Мичурина 9.

тел: (+996) 3222 44-9-60, 44-0-69

E-mail: center.sip@gmail.com

Сайт: www.csip.kg

В) Республикаи Тоҷикистон**ОО «Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон»**

Идораи марказӣ

734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе к. Валамадзаде 8/1, кв. 30

Тел. (+992 37) 227-51-87, (+992 918) 67-96-06

E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com

Идора дар ш. Исфара

735920, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Вилояти Суғд, ш. Исфара к. Г. Махкамова 83

Тел. (+992 3462) 2-56-86

E-mail: hrc.isfara@gmail.com

ОО «Ғамхорӣ»

Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон,

ш. Курган-Тубе, к. Космонавтҳо, 42/46.

Тел: (+992) 918 88-61-88

E-mail: bahodur9166@mail.ru

Автор-составитель: Якимов А.Н.

Редактор: Панич Б.Л.

Издание разработано БФ «ПСП-фонд».



БФ «ПСП-ФОНД»

тел. 8 (812) 337 57 85,
e-mail: ani@psp-f.org,
www.migrussia.ru, www.psp-f.org